

ВАҲДАТ ВА ШАФҚАТИ САҲОБА ВА АҲЛИ БАЙТ БО ЯКДИГАР

[Тоҷикӣ – Tajiki – طاجیکیة]

Шоҳкори: Шайх Солеҳ
Дарвеш

Тарҷума ва нигориши: Абдуллоҳ
Ҳайдарӣ

2013 - 1435

IslamHouse.com

رحماء بينهم
التراحم بين آل بيت النبي صلى الله عليه و
آله و سلم و بين بقية الصحابة رضي الله
عنهم أجمعين
«باللغة الطاجيكية»

صالح بن عبد الله الدربيوش

ترجمة: عبد الله حيدري

2013 - 1435

IslamHouse.com

Ба номи Худованди бахшандай меҳрубон

ПЕШГУФТОРИ МУТАРЧИМ

Ба номи меҳрубон Илоҳе, ки раҳматаш ҳамаи ҳастиро фаро гирифта, дуруду салом бар Паёмбари раҳмате, бо қалби меҳрубонаш шафқату муҳаббат ва раҳматро ҳамчун шарбати гуворо ба умматаш нўшонд ва дуруду салом бар ёрон ва хонадонаш, ки аввалин шогирдони ин мактаби раҳмату шафқат буданд, то чое ки Худованди раҳмон ва меҳрубон ба далели зухури раҳмат дар миёнашон ба ҳамин сифат аз онон дар Қуръон ситоиш намуда фармуд: **“Муҳаммад Расули Ҳудост ва қасоне, ки бо ўянд бар коғирон саҳтири ва дар миёни худ меҳрубонанд.”**

(Сураи Фатҳ: 29)

Чомеаи башарӣ ҳамвора ниёзманди роҳбарон ва пешвоёне аст, ки битавонанд фасодҳо ва инхирофҳои ақидатӣ, фикрӣ ва ахлоқии мардумро ислоҳ қунанд, то қатораи сайри чомеа ба тӯфони мавонеъ барҳӯрд нақунад ва дучори халал ва нобудӣ нагардад. Худованди ҳаким, ки холиқи мутлақ ва мудаббири қулли ин ҷаҳон аст бо илму ҳикмати ҳудаш ташхис ва муайян мекунад, ки чомеа қадом вақт ба чӣ навъ раҳбарон ва ислоҳчиёне ниёзманд аст. Суннати ҳакимонаи он Зоти қудсӣ ин буд, ки ҳамвора

паёмбарон ва расулонеро аз миёни худи мардум бармегузид ва паёми худашро тавассути онон ба мардум мерасонд ва роҳи солим зистан ва беҳтар зистанро ба онҳо талқин менамуд. Саранҷом дар фурсати поёни имтиҳон дар ин ҷаҳони фонӣ ҳикматаш чунин тақозо намуд, ки охирин паёмбарашро бо охирин китобаш бифиристад ва бад-ин тартиб ба силсилаи паёмбарон ва расулонаш поён бахшад.

ИТИФОҚИ УММАТ

Аммо рисолат ва масъулияти онҳо поённопазир аст, аз ин рӯ, ифтихори таҳаммул ва адои ин масъулияти илоҳӣ ба ин уммат супурда шуд. Бинобар ин, Паёмбари хотим (с) аввалин маҷмӯаро аз миёни ин уммат барои даъват ва иҷрои ин масъулияти паёмбарона ба дasti мубораки худашон тарбият намуданд. Аз ҳамин ҷиҳат, уммати исломӣ тақрибан итифоқи назар дорад, ки чи тавре дар гузашта беҳтарину поктарини инсонҳои рӯи замин пас аз паёмбарону расулон шогирдони онҳо будаанд, дар мадрасаи Муҳаммадӣ (с) низ ҳамин қоида ба шакли бисёр возеху равшан мутачаллӣ ва ошкор гардидааст.

СИТОИШИ ИЛОҲӢ

Бинобар ин, Худованди меҳрубон дар Қуръони карим борҳо аз ин шогирдони мухлиси мадрасаи нубувват изҳори хушхолӣ ва ризоият намуда, ба онҳо ваъдаи биҳишт ва мағфират додааст: **“Ва пешравони нахустин аз муҳочирин ва ансор ва касоне, ки ба некӯкорӣ аз онон пайравӣ кардаанд, Худованд аз онҳо хушнуд шуд ва (онҳо низ) аз йӯ хушнуд шуданд. Ва барояшон боғҳое, ки аз зери он наҳрҳо равон аст омода соҳт, ки дар онҷо ҳамеша ҷовидонаанд, ин комёбии бузург аст.”**

(Тавба: 100)

“Худованд аз мӯъминон ҳангоме розӣ гардид, ки дар зери дараҳт бо ту байъат карданд, Ҳудо ончиро, ки дар даруни дилҳояшон (аз садоқат, имон, ихлос ва вафодорӣ ба Ислом) нуҳуфта буд медонист. Аз ҳамин ҷиҳат, ба дилҳояшон итминон ва хотирҷамъӣ дод ва фатҳи наздикеро подошашон кард.”

(Фатҳ:18)

Ин қабил оятҳо дар шаъни асҳоби Паёмбари Ҳудо (с) бисёр аст, балки Худованд имон ва садоқати онҳоро барои дигар инсонҳо сармашқ ва намуна қарор додааст: **“Агар онон ҳамчунон, ки шумо имон овардаед имон биёваранд, бе гумон**

ҳидоятшудаанд ва агар пуштгардонанд, пас роҳи ихтилофу душманиро (бо шумо) дар пеш гирифтаанд ва Ҳудо туро басанда хоҳад буд ва ў шунавову бино аст.”

(Бақара: 137)

ТАҲРИФИ ТАЪРИХ

Дар таърих собиқа надорад, ки шогирдон ва ҷоннисорони расул ва паёмбаре пас аз имон ва пухташудан дар кӯраи озмоишот ва қасби даҳҳо ва садҳо медали ифтихор бо хонадони мӯъмини ў ба ситезу душманий бипардозанд. Аммо мутаассифона бо таҳрифи таърих ва дурӯғпардозиҳои афсонавӣ чунин вонамуд шуда, ки гӯё паёмбари мо ҳазрати Муҳаммад (с) дар тафҳим ва иҷрои рисолати худ (наъузу биллоҳ) ноком буда ва дар тамоми муддати бисёту се соли даврони тиллоии таърихи башар, ки эшон намунаи комил аз як инсони комил бо пуштибонии ваҳӣ ва назорати илоҳӣ раҳбарии ҷаҳони маънавиятро ба ўҳда дошта натавониста ҷуз ҷанд нафар, ки ададашон аз ангуштони як даст бештар нест, шогирдонеро парвариш диҳад, ки пас аз вай ҳадди ақал бо хонаводаи эшон робитаи самимӣ дошта бошанд.

Бисёр ачиб аст! Чӣ тавр бояд ингуна афсонаҳоро бовар кард, дар ҳоле, ки тибқи далелҳои

равшан ва бурхонҳои қотеъ асҳоби Расули акрам (с) ва аҳли байти ў на танҳо ёру ёвари яқдигар буданд, балки бо вучуди баъзе ранчишҳои табиъй дар чомеаи башарӣ пайванди ногусастани миёни онон вучуд дошт ва ба яқдигар бисёр эҳтиром доштанд ва бо яқдигар пайванди хешовандӣ барқарор мекарданд ва ба номҳои яқдигар ифтихор меварзианд.

СУХАНОНИ ТИЛЛОЙ

Агар чунин нест пас чаро амирулмӯъминин Алии муртазо (ъ) аз асабоният ва ғазаб бар минбари Кӯфа мушт мекӯбад ва мефармояд: “*Ба ман хабар расида, ки гӯё иддае маро аз Абӯбакр ва Умар бартар медонанд!* Агар касе чунин идаое карда бошад ифтирокунанда (*дурӯзгӯ*) аст, ки ҳадди ифтиро бояд бар ў ҷорӣ шавад.”¹ Ва дар ҷои дигаре мефармояд: “*Мабодо бо касе рӯ ба рӯ шавам, ки маро аз Абӯбакр ва Умар бартар медонад вагарна ўро монанди касе, ки дурӯг ва ифтиро мебандад, шаллоқ мезанам.*”²

¹ - Алмуҳаллои Ибни Ҳазм ҷилди 11 саҳ.286 ва Мавсуъаи фиқҳи Алӣ ибни Абӯтолиб саҳ.498, ки таълифи доктор Равоси Қальъачӣ мебошад.

² - Ҳамон манбаъ.

ИН КИТОБ

Китобчаи хурде, ки инак дар даст доред, умединрем битавонад ин воқеиятравашан кунад, гарчи ин мавзўй бисёр густурдааст аммо мутмаинем, ки возеҳшавии ҳақиқат ва ихлосу ангезаи ваҳдатталабӣ ва баёни шевову қалами расои нависанда хоҳад тавонист ташнагии ҳар мусалмони ҳақиқатчӯро бартараф намуда ва ин воқеияти равшане, ки бо ақлу нақл ва фитрати солим мутобиқ аст, тавассути ҳамин саҳифаҳои андак ва бидуни ниёз ба китобҳо ва манобиъи бештар барои ҳамаи ҳақҷӯён ва ваҳдатхоҳони воқеӣ равшан намуда, роҳи ваҳдат, муҳаббату ҳамзистии мусолиматомезро барои мусалмонон ҳамвор гардонд.

ОМИЛИ ТАФРИҚА ЧИСТ?

Мо мӯътақидем бузургтарин омили тафриқа дар миёни уммати исломӣ лаъну нафрин ба поктарин инсонҳои рӯи замин пас аз паёмбарон аст, ки бо далелҳои бисёр заъиф ва бо такя ба афсонаҳои пуч ва беасос сурат мегирад. Вақте мусалмонон бидонаанд, ки саҳоба ва аҳли байт на танҳо яқдигарро лаъну нафрин намекарда, балки бо яқдигар ширӯ шакар будаанд ва борҳо дар миёни мардум аз яқдигар ситоиш кардаанд, дигар далеле вуҷуд надорад, ки як фарди мусалмон онҳоро лаънат ва

нафрин кунад ва худашро гирифтори хашму ғазаби илоҳӣ қарор дихад, зеро Худованди муттаъол дар ҳадиси қудсӣ мефармояд: **“Касе ки бо яке аз дўстони ман душманий кунад, ман бо ў эълони ҷанг меқунам...”**

(Ривояти Бухорӣ)

Агар асҳоби Паёмбар (с), ки Қуръон борҳо аз онҳо ситоиш намуда авлиёи Худо набошанд дигар кӣ метавонад вали (дӯсти) Худо бошад?! Ба умеди он ки рӯзе уммати исломӣ битавонад бо донишу биниши ҳарчи амиқтар сабабҳои тафриқаву чудоиро шинохта хунсо ва маҳв намоянд ва роҳи ваҳдат ва иззату сарбаландиро бипаймоянӣ Парвардигоро, чунин бод. Аз ҳамаи шумо азизоне, ки муҳаббати Худои зулҷалол ва авлиёи ростинаш ба шумули аҳли байт ва саҳоба дар дилҳоятон мавҷ мезанад ва ҳамвора барои ваҳдати воқеъӣ ва иззату сарбаландии уммати исломӣ метапад, талаби дуои хайр дорам, Худо ёру ёваратон бод!

ҲАЙДАРИ

МУҚАДДИМА

Ҳамду сипоси бекарон бар Маъбуди якто ва дуруду саломи ҷовидон бар ҳазрати Муҳаммади мустафо ва бар ёрони аброр ва хонадони атҳораш бод.

ЯК НУҶТАИ МУШТАРАК

Ногуфта пайдост, ки Расули акрам (с) сардори тамоми фарзандони Одам аст. Ин ҳақиқати мусалламест, ки ҳамаи мусалмонони ҷаҳон бар он иттифоқи назар доранд ва ин иттифоқ неъмати бузурге аз ҷониби Ҳудованди муттаъол бар ин уммат аст, пас Ҳудоро сипоси бепоён бод. Албатта андак қасоне, ки бар ҳилоғи уммати исломӣ роҳи дигар дар пеш гирифтаанд ва баъзе имомонро аз Расули Ҳудо (с) дар илму дониш беҳтар муаррифӣ мекунанд. Ихтилоғи онҳо бо тамоми уммати исломӣ ҳеч гуна арзиш ва эътиборе надорад, зеро ин ривоёт бо вучуди ин ки дар қитобҳояшон мудавван шудаву сабт аст ва гӯё иддае ба он мӯътакиданд, дар муқобил қасонеро меёбед, ки ингуна ривоётро таъвил ва ё тазъиф (заяиф ва беарзиш) мекунанд.

Ин ки мақом ва манзилати Паёмбари Ҳудо (с) бисёр равшану ошкор аст ва инки эшон соҳиби шафоъати кубро ва Ҳавзи Кавсар аст ва инки эшон

дар дунё ва охират дорои мақоми баланде ҳастанд, ҳамаи инҳо ҳақиқатҳое аст, ки касе наметавонад инкораш кунад. Ва табиъӣ аст қасоне, ки ҳоҳ саҳоба бошад ё аҳли байт солҳо дар хидмати он Расули мукаррам (с) будаанд, аз файзу баракоти эшон баҳраманд шудаанд.

ФАЗОИЛИ АҲЛИ БАЙТ (Ъ)

Оре, манзилати аҳли байт бисёр воло ва фазоилашон бешумор аст, ки дар оёт ва ривоёти зиёде баён гардида ва ба тавотур (сихҳатудурустӣ) расидааст, ҳоҳ он силсилаи аҳли байт Расули Ҳудо (с)-ро дида, бо эшон ҳамсӯҳбат шуда ё ин ки (ба шарти имон ва тақво) аз он зуррияи тоҳираву пок бошанд. Аҳли байт ду навъ фазоил доранд, яке фазилатҳое, ки хос ба онҳо омада ва дигар фазоиле, ки дар бораи умуми саҳоба (р) омадааст. Ҳақиқатан он идда аз аҳли байт, ки ифтихори сӯҳбати Расули Ҳудо (с)-ро доштаанд, аввалин қасоне ҳоҳанд буд, ки ин фазоил шомили ҳолашон мешавад.

Дар китоби қаблӣ дар бораи сӯҳбат (ҳамсӯҳбатшавӣ) бо Паёмбари Ҳудо (с) сухан гуфтем, аммо дар ин китоб аз раҳмат ва шафқат миёни ин ёрони самимӣ сухан ҳоҳем гуфт. Ҳарчи аз сӯҳбат бо Расули акрам (с) ва фазоили он сухан гуфта шавад, боиси малол ва ҳастагӣ намегардад, зеро ҳамсӯҳбат

будан бо Паёмбар (с) бахши чудонопазире аз зиндагии пурбаракати он хуршеди оламтоб ва соҳиббаракат аст, ки ба музарради имон ба эшон ва сўхбат бо он ҳазрат (с) ёрони нозанинаш ифтихор ёфтанд, ки саҳобӣ номида шаванд.

ДАРАЧАҲОИ САҲОБА (Р)

Аммо мақому манзилат ва дараҷоти ҳар қадоме аз онҳо дар биҳишти ҷовидон бинобар аъмол ва ҷиҳодашон бо Расули акрам (с) тағовут дорад, ҳамчуноне ки дар дунё низ мақому дараҷаҳои онҳо мутағовит ва ҳархела аст. Баъзе аз эшон муҳочир ва баъзе анзоранд, баъзе қабл аз фатҳи Макка имон овардаанд ва бархе баъд аз он, вале аз сӯи Ҳудованд ба ҳамаи онҳо ваъдаи биҳишт дода шудааст: **“Касоне аз шумо, ки пеш аз фатҳи (Макка) инфоқ (харҷ) карданд ва (бо коғирон) ҷангиданд (бо инфоқкунандагон ва ҷиҳодгарони пас аз фатҳи Макка) яқсон нестанд. Онон дар манзилат аз касоне, ки пас аз (фатҳи Макка) инфоқу харҷ карданд ва (бо коғирон) ҷангиданд бузургтаранд ва Ҳудованд ба ҳар яке (аз онҳо саронҷоми) нек (биҳишт)-ро ваъда додааст ва Ҳудованд аз ончи мекунед боҳабар аст.”**

(Ҳадид: 10)

Оре, ҳамаи онҳо фазилат ва манзилати худашонро доранд ва мо бояд ин азаматро дарк кунем ва инки ин сўҳбат худ манзилату ифтихори мустақилле аст, илова бар он дараҷаҳои эшон ба эътибори амалҳояшон фарқ дорад. **“Ва пешравони нахустин аз муҳочирин ва ансор ва қасоне, ки ба некӯкорӣ аз онон пайравӣ карданд, Ҳудованд аз онҳо хушнуд шуд ва (онон низ) аз Ў хушнуд шуданд ва барояшон боғҳое, ки аз зери он наҳрҳо равон аст, омода соҳт, ки дар онҷо ҳамеша ҷовидонаанд. Ин комёбии бузург аст.”**

(Тавба: 100)

Пас инҳо дар болотарин дараҷа ҳастанд ва қасоне, ки ҳарду ифтихорро доштаанд, яъне саҳобаи оли атҳор (р), ки ҳам мақоми сўҳбат ва ҳам мақоми қаробатро доранд, дараҷаҳои онон низ ба эътибори амалҳояшон тафовут ва фарқ меқунад.

ОСЕБШИНОСИИ ТАФРИҚА

Хонандаи азиз! Осебшиносӣ дар парокандагии уммат ва илочи он як матлаби шаръӣ аст, зеро ихтилофу тафриқа дар ҷомеаи исломӣ мушкили бузургест, ки паёмадҳои ҳатарноки он ҳамчун тӯфоне дорад умматро ба ҳалокат мекашонад ва агар барои муолиҷаи он даст ба кор нашавем ҳар рӯз, ки

бигзарад хасорату зарари бештаре ба бор меоварад. Бинобар ин, чиҳати муолиҷаи ин саратони қушанд ҳарчи зудтар бояд иқдом намуд. Банда дар ин фурсати кўтоҳ ба мавзўъи муҳим ва сарнавиштсоз, vale ба баҳши қўчаки он хоҳам пардоҳт. Ин мавзўъ робитаи самимонаи ёрон ва хонадони рисолат бо яқдигар аст. Аммо дар инҷо муҳтасаран пиromуни раҳмату шафқат миёни аҳли байти Паёмбар (с) бо дигар саҳобагони он ҳазрат (с) сухан хоҳам гуфт, ки бо таваҷҷӯҳ ба ҷангҳое, ки миёни эшон даргирифт боз ҳам бо яқдигар раҳим ва меҳрубон буданд.

Ин ҳақиқати инкорнопазир аст, гарчи достонсароён онро нодида гирифтаанд ва бაъзе ровиёни муғриз аз он сукут кардаанд. Аммо ин ҳақиқат ҳамчун хуршеди дураҳшон монда ва хоҳад монд ва дасисай ровиёни муғриз ва хаёлпардозони ғофилро нақши бар об хоҳад кард. Бисёр касоне буданд, ки аз ин гуна афсонаҳову хаёлпардозиҳо ва ривоёти дурӯғин ва бесанаду береша барои пешбурди ҳадафҳои хеш истифода мекарданд. Ҳавопарастон ва ошиқони бидъати дар дин аз як сў ва сиёсатмадорони динситез ва шикампарастону тоҷирони динӣ аз сўи дигар, ҳамаи инҳо дониста ё надониста ва хоста ё нахоста дар хидмати душманони Ислом қарор гирифтанд ва орзуи деринаи эшонро бароварда карданд ва бо эҷоди нифоқ ва ихтилоф дар миёни уммат тухми адовату душманӣ коштанд.

ПАЁМИ ВАҲДАТ

Бедор бошед, шумо эй муҳаққиқон ва пажӯҳишгарон! Шумо эй нависандагон ва андешмандон, шумо эй таърихсозон ва таърихнависон, шумо эй даъватгарони ваҳдату иттиҳод, шумо эй касоне, ки аз хатари “ҷаҳонӣ шудан”, ҳущдор медиҳед ва барои рӯёरӯй бо паёмадҳои ихтимолии он аз ваҳдату якпорчагӣ сухан меронед, балки ба шумо эй мусалмонони озода, ки ғайрати дин доред, ба ҳамаи шумо мегӯям: Чаро ҷараёноти мурдаи таърихиро зинда мекунед, ки ҷуз паёмади манғӣ ва амиқ кардани душманий дар миёни уммат чизе ба дунбол надорад, мақсад чист? Ҷӣ меҳоҳем, барои розӣ соҳтани авом? Тақлиди кӯркӯрон, манофеъи модӣ, пас чӣ? Тааҷҷубовар аст, ки иддае вақти гаронбаҳояшонро сарфи кунҷковӣ дар масоили таъриҳӣ менамоянд ва ё андешаҳои сусту бепояро бовар мекунанд, ки асоси онҳо бар ривоятҳои заъиф ва дурӯғин ва ё ҳавову ҳавас ниҳода шудааст ва ҳандаовар аст, ки инҳо воқиан мӯътақиданд кори хуб анҷом медиҳанд ва ба ҳақоиқи илмӣ даст пайдо кардаанд.

Аммо агар бо ҷашми боз нигоҳ кунанд ба вузуҳу равшаний дарк мекунанд, ки ҷуз густурда кардани доманаи ихтилофу тафриқа ва амиқ кардани душманий миёни мусалмонон ҳунаре ба ҳарҷ

надодаанд ва чуз нештар задан ба захми чиркини уммат ва парвариши микроби ихтилоф ҳамосае наофоридаанд. Ва агар аз онон бипурсед, ки аз талошу захматашон чӣ натиҷае гирифтаанд? Ҷавобе наҳоҳанд дошт, ҳадди аксар ҳоҳанд гуфт як баҳси илмӣ аст, ҳамин ва бас! Ростӣ қучост он асосҳои илмие, ки эшон ба онҳо эътиимод кардаву таҳқиқ намудаанд?! Ва қучост рисолати муқаддаси ваҳдату якпорчагии мусалмонон?!

ИФТИХОРИ СЎҲБАТ

Дар китоби қаблӣ аз алоқаи саҳт миёни Расули Худо (с) ва асҳоби ҷонбозаш сухан гуфтем ва инки яке аз масъулиятҳои Расули акрам (с) тазкияву поксозии қасоне аст, ки ба эшон имон овардаанд, ки онҳо мардуми бесавод ва ноҳонда буданд ва Ҳудованд онҳоро бо имон овардан ба Паёмбараш (с) ва сўҳбати нуронии он ҳазрат (с) ифтихор бахшид, чунончи Аллоҳ таъоло мефармояд: **“Ў Зоте аст, ки дар миёни бесаводон расуле аз ҳуди онҳо барангехт ки оёташро бар онон меҳонад ва онҳоро пок месозад. Ба онон китоб ва ҳикмат меомӯзад ва ба ростӣ пеш аз ин дар гумроҳии ошкор буданд.”**

(Ҷумъа: 2)

Ҳаминҳо буданд, ки Расули раҳмат ва ҳидоят (с) ба тарбияву таълими онҳо пардоҳт. Аз зиндагии

ачиншудаи сахобагони чонбоз бо он раҳбари дилбохтаашон (с) сухан гуфтем, аз робитаи шогирдони рашид ва фидокор бо он муаллим ва улгӯи комилу пешвои маҳбуб (с) бо шефтагон ва чонбозони роҳи муҳаббати ў, ки илова бар раъият будан, асҳоб ва ёрону фидоиёни ў буданд, сухан рондем. Шамае аз ин робитаи гарму самимӣ, сўҳбат бо нубувват, шогирд бо муаллим, пайрав бо роҳбар ва мурид бо муршидро дар китоби аввалам бо номи “Сўҳбат бо Расули Худо (с)” баён намудем.

БЕҲТАРИН УММАТ

Хонандаи азиз, шумо низ ҳеч шакку шубҳае наҳоҳед дошт, ки Расули акрам (с) рисолати бузургеро, ки Худованди меҳрубон ба эшон супурда буд, ба беҳтарину комилтарин ваҷҳи мумкин адо намудаанд, паёми илоҳиро ба мардум расонданд. Ва барои интишор ва идомаи ин дини ҳаниф асҳобу ёрону намунавиро тарбия ва таълим доданд ва комилан онҳоро тазкия намуданд. Аз самароти арзишманди ин таълиму тарбия ва тазкияи ботинӣ он сифатҳои воло ва арзишманде аст, ки ҷузъи ахлоқу одот ва тинату сиришти сахобаи бузургвор (р) қарор гирифт. Ҳамин ифтихор коғӣ аст, ки онҳо беҳтарин уммат муаррифӣ шуданд, ки барои нафъи мардум фиристода шудаанд, чунончи Аллоҳ таъоло

мефармояд: “Шумо беҳтарин уммат ҳастед, ки барои нафъи мардум берун оварда шудаед.”

(Оли Имрон: 110)

Дар қалимаи “Ухриҷат” дар ояи карима диққат қунед, ки Ҳақ таъоло онҳоро фиристода ва ин мақому манзилати волоро ба онон баҳшидааст, ин шабиҳи ояи каримаи дигар аст: **“Ва ҳамчунин шуморо уммати миёна гардонда (баргузида)-ем, то бар мардум гувоҳ бошед ва (низ) то Расули (Худо) бар шумо гувоҳ бошад ва қиблаеро, ки пайрави он будӣ (фурӯй) нанҳодем, магар барои он ки касеро, ки аз Расули (Худо) пайравӣ меқунад аз касе, ки аз ақидааш бармегардад маълум намоем. Ва ба ростӣ он, ҷуз бар қасоне, ки Худо онҳоро ҳидоят кардааст душвор аст (ва) Ҳудованҷ (намехоҳад) имонатонро аз байн бибарад. Бегумон Ҳудованҷ ба мардум ниҳоят меҳрубон (ва) бораҳм аст.”**

(Бақара: 143)

Оятҳое, ки Ҳудованҷ дар мадҳу ситоиш ва баёни сифоти онҳо нозил фармуда бисёр аст, ки мо дар ин китоб ба тавзеҳи яке аз он сифатҳо хоҳем пардоҳт.

ЯК ИСТИСНО ДАР ТАЪРИХ

Хонандагони азиз! Ба ёд дошта бошед, ки ин насл аз инсонҳо як истисно дар таъриҳ аст, сифот ва

вежагиҳое, ки онҳо қасб карданд маҳол аст фарди дигаре битавонад ба онҳо дастрасӣ пайдо қунад ва шарафу ифтихори сӯҳбати сарвари паёмбарон (с)-ро доштан, дигар кучо ва барои қадом шаҳс мумкин аст, ки таҳаққуқ ёбад. Ҳушо ба саъодаташон. Муаллим ва мураббии онҳо ҳамон имоми раҳмат ва ҳидоят буд, ки ба онҳо илму адаб ва ҷиҳоду фидокорӣ омӯҳт, ки саранҷом Исломро ҳаминҳо ёрӣ карданд ва ба саросари ҷаҳон расонданд ва бо хунашон аз он дифоъ карданд. Мо дар инҷо ба яке аз сифатҳои онон таваҷҷӯҳ ҳоҳем кард, ки шоистааст шарҳу тавзех дода шавад ва ҳамаи уммати исломӣ бо он ошно шавад. Оё медонед манзури мо қадом сифат аст? Бале, дуруст аст, ҳамон сифати раҳмат.

АНГЕЗА ЧИСТ?

Шояд суоле пеш биояд, ки чаро аз ин сифат сухан мегӯем? Ҳонандаи азиз, оё дикқат кардаед, ки сирри ин сифати арзишманд чист? Мулоҳиза ҳоҳед фармуд, ки ангезаву сабаби сухан гуфтан аз ин сифат фаровон аст, вале мо дар инҷо ба таври қӯтоҳ ба ҷанд сабаб ишора мекунем.

Сабаби аввал:

Ба далели маонии жарф ва амиқе, ки ин сифат дарбар дорад ва оёт ва ҳадисҳову осори фаровоне, ки

аз Расули акрам (с) ва оли атхор ва саҳобаи ахёраш дар ин маъне омадааст. Пеш аз ҳама вақте, ки Парвардигори бузург ва меҳрубонамон дар баробари инки худашро Раҳмон ва Раҳим хондааст дар васфи Паёмбари азизаш (с) низ фармудааст: **“Ҳароина расуле аз ҳудатон ба сўи шумо омад, ки ранҷатон бар ў душвор, бар шумо ҳарис (ва) бар мӯъминон ғамхор ва меҳрубон аст.”**

(Тавба: 120)

Ва худи Расули гиромӣ (с) фармудаанд: **“Касе, ки раҳм қунад ба ў раҳм намешавад.”**

(Бүхорӣ ва Муслим)

Агар бихоҳем дар маъни ин сифат ва осоре, ки дар бораи он омада сухан бигӯем матлаб тӯлонӣ ҳоҳад шуд, ки феълан ниёзе ба он нест.

Сабаби дуввум:

Инки тавсифи онҳо ба ин сифат худ як эъчози илмӣ аст, ки агар касе дар он дикқат қунад, зухури ин эъчозро ба рӯшаний мебинад. Зоро ба иллати ин ки Ҳудованд ба илми ғайбии худаш медонист, ки баъдҳо чӣ пеш ҳоҳад омад, гӯё ин ояи карима ва дураҳшиши сифати раҳмат дар он, пешопеши рад бар таънаҳо ва тавҳинҳоест, ки то он замон достонсароён ва дурӯғфурӯшон ва ровиёни дурӯгини ҳадисҳои бофта ҳанӯз корашонро шурӯъ накарда буданд ва

дурӯғояшонро ба событ нарасонда буданд ва ҳанүз душманони саҳоба ва аҳли байт фурсати баҳоначӯй ва хўрдагирӣ пайдо накарда буданд, диққат қунед: **“Муҳаммад Расули Ҳудост ва касоне, ки бо ў ҳастанд бар кофирон саҳтири ва дар миёни худ меҳрубонанд. Ононро дар ҳоли рукуъ ва саҷда мебинӣ, ки аз Ҳудованд фазлу хушнудӣ мечӯянд. Нишонаи (дурусткории) онҳо аз асари саҷда дар чехраҳояшон пайдост.”**

(Фатҳ; 29)

Сабаби саввум:

Баёни ин ҳақиқат, ки саҳоба бо яқдигар меҳрубонанд ва ин шафқату меҳрубонӣ то аъмоқи дилҳояшон решаша дошта, тамоми он ривоятҳои бофта ва афсонаҳои дурӯғин ва ихтилофпарварро, ки саҳобаи Паёмбари Ҳудо (с) ва самараи умри он ҳазрат (с)-ро ҳамчун ҳайвоноти ваҳшӣ ва даранд муаррифӣ мекунад, ки гӯё бо яқдигар душман будаанд, ҳамаи он авҳому афсонаҳоро нобуд мекунад. Оре, хонандаи азиз! Агар касе тавонист ин ҳақиқатро, ки Қуръони карим баён мекунад бипазирад, ки асҳоб воқеан бо ҳам меҳрубон будаанд (Рӯҳамоъу байнаҳум) ва аз таги дил ба он эътироф намуд, қалбан мутмаин хоҳад шуд ва аҳёнан агар кинаву ҳасаде, ки ба василаи дурӯғҳои дурӯғпардозон дар

баъзе дилҳо чой гирифта ва қалбҳои поку шаффофи мӯъминонро муқаддар карда, ҳама аз дил берун хоҳад рафт ва тибқи ояи карима ин сифати мӯъминонро низ ба дигар сифоти некӯи худ хоҳад афзуд: **“Ва (низ) ононе, ки пас аз инҳо омадаанд мегӯянд: “Парвардигоро, моро ва он бародаронамонро, ки дар имон овардан аз мо пешӣ гирифтанд, биёмурз ва дар дилҳои мо ҳеч кинае дар ҳаққи касоне, ки имон овардаанд, қарор мадех. Парвардигоро, Туики баҳшояндаи меҳрубонӣ.”**

(Ҳашр: 10)

Пас тибқи ин ояи карима ҳар мусалмон мукаллаф аст барои ҳамаи мӯъминон дуои мағфират ва омурзиш қунад ва аз Ҳудованҷ бихоҳад, ки нисбат ба ҳеч мӯъмине кинаву адсоват, душманӣ ва ҳатто кудурате дар дилаш чой надиҳад.

Сабаби чаҳорум:

Аз усули пазируфташуда дар назди муҳаққиқон ва пажӯҳишгарон ин аст, ки “матн” ва “санад” ҳардуро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Ҳамчуноне улами забардаст зимни онки матлаберо аз назари “санад” баррасӣ карданҷ ва онро собит ёфтанд, матни ривоятро бар нусуси Қуръони карим ва усули қуллӣ ва мусаллами Ислом арза мекунанд ва ҳамчунин саъӣ мекунанд байни ривоятҳои аҳёнан, бо

ҳам мутаноқиз (зид) тавофуқ ва интибоқ ба вучуд оваранд. Ривоятҳои таърихӣ низ аз ин қоида мустасно (берун) нест ва барои баррасии ривоятҳои таърихӣ низ ин равишро бояд ба кор бурд. Вале мутаассифона, бисёре аз нависандагон аз таҳқику баррасии “санад” сарфи назар карда, ба ҳамин иктифо намуданд, ки ривояте дар китобҳои таърих ва адабиёти Араб вучуд дорад ва аз сӯи дигар агар касоне ба санад аҳамият доданд матнро баррасӣ накарда ва онро бар Қуръон арза нанамудаанд.

Хонандай азиз, пеш аз инки шитобзода амал кунед ва сирфан бо такя ба маълумоти парокандаву бетаҳқиқ ва бар асоси эҳсосоту авотиф пешдоварӣ ва қазоват кунед, далелҳоеро, ки зикр кардем ба диққат мутолиа кунед. Ҳарчанд калимоти бисёр соддаву равшан ва қуввати маониву далолати он возеху ошкор аст, вале бо вучуди ин номаънус ва тоза ба назар мерасад. Ҳулоса ин ки матлаби мазкур ба ду унсури асосӣ такя дорад яке дарку эҳсос ва дигар ояи “Муҳаммадун расулуллоҳ...” Албатта ояи 10-и сураи Ҳашр низ қобили диққат ва тааммул аст: **“Ва низ касоне, ки пас аз инҳо омадаанд, мегӯянд: Парвардигоро, моро ва он бародаронамонро, ки дар имон овардан бар мо сабқат намуданд биёmurз ва дар дилҳои мо ҳеч кинае дар ҳаққи касоне, ки имон овардаанд, қарор мадех.”**

Парвардигоро, Туи, ки бахшояндаи меҳрубонӣ."

Ҳар ду ояро бихонед ва дар маънои он диққат қунед.

Матлаби аввал

НОМГУЗОРӢ

Исм ишора ба мусаммо ё соҳиби исм аст ва ин аломати маҳсусест, ки ўро аз дигарон фарқ ва ҷудо мекунад ва мардум ҳамеша ин аслро пазируфтаанду ба он амал мекунанд. Ҳеч оқилем нест, ки дар аҳамияти исм шакку тардид дошта бошад, зоро бо ҳамин нишони бориз аст, ки қўдак аз дигар бародарон ва қўдакон бозшинохта мешавад ва рафтарафта ба василаи он дар хонавода ва ҷомеа маъруфу машҳур мегардад, то ин ки саранҷом инсон мемирад, аммо исмаш (бо ҳусусиятҳои хуб ё бади он) боқӣ мемонад. Калимаи исм аз решай “сумувв”, яъне баландӣ ё аз решай “васм” ба маънои нишон ва аломат гирифта шудааст. Ҳамаи ин умур далолат бар аҳамияти исм барои қўдак мекунад ва ин аҳамиятро ҳеч гоҳ наметавон нодида гирифт.

Аз боризтарин ҳусусиятҳои исм ин аст, ки далолат бар ақл ва мактаби эътиқодии шаҳс мекунад. Ба таври мисол душвор ва шояд номумкин аст, ки шумо шунида бошед, ки яхуд ва насоро фарзандонашонро (Муҳаммад (с) биноманд, ё ин ки мусалмонон фарзандонашонро Лот ва Уззо ё Фиръавн ва Ҳомон ва Абӯцаҳл ва Абӯлаҳаб биноманд. Бинобар ин, робитаи фарзанд бо падарашибасилаи

исм барқарор мегардад ва падар ва дигар аъзи хонавода фарзандонро бо исм, балки бо исме, ки дўст доранду меписанданд, садо меқунанд. Аз ин рӯ, номҳои ҳар як афроди хонавода дар миёни онҳо ва дигар хешовандан тақрор мегардад ва аз қадим гуфтаанд: “*Аз рӯи исмат шахсияти падаратро мешиносам.*”

АҲАМИЯТИ ИСМ ДАР ИСЛОМ:

Барои шинохту ташхиси ин аҳамият ҳамин коғӣ аст бидонем, ки шариати поки Муҳаммадӣ (с) ба исм аҳамияти фавқулоддае қоил шудааст. Аз ҳамин чиҳат Расули акрам (с) исми баъзе саҳобаро аъям аз мард ва зан иваз карданд, балки исми шаҳрашонро аз Ясриб ба Мадина табдил карданд. Ҳамчуноне, ки он ҳазрат (с) монеъи номгузории баъзе исмҳо шуданд, аз ин рӯ, фармуданд: “*Пасттарин шахс дар назди Худованд касе аст, ки худашро маликалмулук ё шоҳанишоҳ биномад.*”

(Бухорӣ)

Ҳамчунин Расули гиромиамон (с) ба баъзе номҳо, монанди Абдуллоҳ, Абдураҳмон ва ғайра, ки дар он ишора ба мақоми бандагӣ барои Худованд аст, тарғиб фармуданд: “*Маҳбубтарин номҳо дар назди Худованд Абдуллоҳ ва Абдураҳмон аст.*”

(Ривояти Тирмизӣ ва Доримӣ)

Чунончи аз сирати Расули акрам (с) маълум мешавад, эшон аз исми хуб хушашон меомад ва онро ба фоли нек мегирифтанд. Аз назари уламои илми усул ва адабиёти араб исмҳо аз худашон мафхуму маъниҳои дақиқ ва ҳисобшудае доранд. Тафсилоти ин мавзӯро дар китобҳои усули фикҳ ва адабиёти Араб мулоҳиза мефармоед ва уламо дар заминаи масоили гуногуне, ки аз он гирифта мешавад, баҳс кардаанд.

ЯК ПУРСИШИ АҚЛОНИЙ

Хонандаи азиз, саросема нашав ва қаблан тааҷҷуб накун? Бо ман идома бидех, лутфан, ба ин пурсишҳо посух бидех. Фарзандатро чӣ меномӣ? Оё исмеро барояш меписандӣ, ки аз диди шумо, ҳамсар ва хонаводаат маъневу далолати равшан ва дилкашу дӯстдоштаний дорад, ё инки ҳарчи пеш омад, хуш омад, ҳатто агар номи душманонат бошад?! Субҳонааллоҳ, воқеан шигифтангез аст мо имрӯз дар ин асли ҷаҳолату ғафлат аз дин барои фарзандонамон исми маънидор ва дилкашу ҷаззоб интихоб мекунем, вале ҳозир неstem ин аслро дар мавриди беҳтарин инсонҳои рӯи замин, ки дар асли тиллой зиндагӣ мекарданд бипазирем ва мегӯем: на! Онҳо ба далелҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ маҷбур шуданд исми душманонашонро бар фарзандони худ

бигзоранд бидуни инки эҳсос ва отифаашон онҳоро роҳнамой қунад!

ҚАЗОВАТ БО ШУМО

Ачиб аст, ки сарварони уммат ва оқилтарин инсонҳо ва соҳибони иззату ифтихор ва шучоат, ки илова бар шаҳараи тайиба (насаби шариф), шахсиятҳои онҳо низ ҳамчун нур медураҳшад, аз oddитарин маонии инсоният маҳрум нигоҳ дошта мешаванд, то чое, ки ба онҳо ичоза дода намешавад, ки фарзандонашонро ба номҳои писандида ва маҳбубашон номгузорӣ қунанд, балки маҷбур мешаванд номи душманонашонро бар фарзандонашон бигзоранд. Оё ин матлабро бовар карда мешавад? Шоёни зикр аст, ки ин номгузорӣ танҳо барои як фард набуд, балки аҳли байт маҷмӯае аз фарзандонашонро ба ин номҳо ифтихор баҳшиданд ва ин номгузорӣ пас аз сипарӣ шудану фаромӯш кардани душманий набуда, балки ба иддаои онон дар авчи душманий будааст, ки мо мегӯем: на, балки дар авчи муҳаббат буда, зеро душмание дар байни эшон набудааст.

Ин масъала муҳим ва қобили таваҷҷӯҳ аст, ки бояд онро дақиқ мутолиа карду ба эътибор гирифт, зеро ки дар он далолатҳои фаровон ва низ рад бар тамоми достонҳои хаёлӣ ва афсонаҳои масмум ва

хурофотай аст, ки дилҳои софи мусалмононро тира ва саффи маҳкам онҳоро пароканда кардааст. Ин ҳақиқат ба қадре равшан ва қобили фаҳм аст, ки ҳар инсони оқилу бегаразе ба осонӣ метавонад онро дарк кунад ва ҳар инсони бошуъуре, ки эҳсосу отифааш намурда бошад, хеле содда метавонад онро бифаҳмад ва маҳол аст, ки инсонҳои оқилу озода бипазиранд, ки ба ростӣ, ки ин номгузорӣ намоишӣ буда бошад ва имкони рад ва таъвили он вучуд надорад.

НАТИЧАГИРӢ

Аз ин рӯ, дар поёни бунбаст бо хати дурушт навиштааст: ишқу муҳаббат ва эҳтироми саҳоба ва аҳли байт нисбат ба яқдигар чунон дар раг ва хуни онҳо омехта шуда буд, ки бӯи атру сафову самимияти он, то имрӯз низ машоми ҷаҳониёнро атрогин мекунад. Вале бемороне, ки ҳисси бӯйиданашон кор намекунад ва ҳамеша дучори зуком ва шамолхӯрдагӣ ҳастанд, аз бӯйидани ин неъмати бузург маҳруманд ва шояд даъво ҳам намоянд, ки бӯи бад ба машомашон мерасад. Рост мегӯянд, чун беморанд, зоро агар солиму тандуруст мебуданд, ташхис мекарданд, ки иddaои бӯи бад дурӯғ аст. Ҷаҳон атрогин аст, вале онҳо монанди кӯре ҳастанд, ки асокаши эшон дигаронанд ва Ҳудо нақунад, ки худи асокаш ҳам кӯр бошад!

ВА ИНАК АСЛИ МАТЛАБ

Алӣ (ъ) аз фарти муҳаббаташ ба се халифа Абӯбакр, Умар ва Үсмон (р) се фарзандашро бо номи гиромии онҳо номгузорӣ мекунад. Абӯбакр (ъ) ибни Алӣ ибни Абӯтолиб, ки бо бародари бузургвораш имом Ҳусайн (ъ) дар саҳнаи Карбало ба шаҳодат мерасад. Умар (ъ) ибни Алӣ ибни Абӯтолиб, ки бо бародари бузургвораш имом Ҳусайн (ъ) дар ҳамосаи Карбало ширкат мекунад ва пас аз ҷиҳоду мубориза зинда бо имом Зайналобидин ба Мадина бармегардад ва наслаш идома пайдо мекунад.³

Үсмон (ъ) ибни Алӣ ибни Абитолиб, ки бо бародари бузургвораш имом Ҳусайн (ъ) дар Карбало ба шаҳодат мерасад. Имом Ҳасани мұқтабо (ъ) низ се фарзандашро Абӯбакр (ъ), Умар (ъ), Талҳа (ъ) ном меғузорад, ки бо амакашон дар Карбало ба шаҳодат мерасанд. Имом Ҳусайн (ъ) низ фарзандашро Умар (ъ) ном меғузорад. Имом Зайналобидин (ъ) як дуҳтарашро Оиша (с) ва як писарашро Умар (ъ) ном

³ - Вокидӣ менависад: “Насли ҳазрати Алӣ аз тариқи панҷ фарзанди эшон идома ёфт: Ҳасан, Ҳусайн, Муҳаммад ибни Ҳанафия, Аббос ва Умар (р).” Ниг. Кун. “Маноқиби Оли Абӯтолиб” аз Ибни Шаҳрошуб ҷилди 3, саҳ.350. “Умар ибни Алӣ ибни Абӯтолиб ҳаштоду панҷ сол умр дид.” “Албидоя ва ан-ниҳоя”, ҷилди 11, саҳ.26. “Умар ибни Алӣ дар соли 67-и ҳичҷрӣ бо Мусъаб ибни Зубайр ба шаҳодат расид.” Таҳзибулкамол ҷилди 21, саҳ.468. (Мутарҷим)

мегузорад, ки насли Умар ибни Зайналобидин идома пайдо мекунад.⁴

Ҳамчунин бақияи аҳли байт аз насли Аббос ибни Абдулмуталлиб ва насли Ҷаъфар ибни Абўтолиб ва Муслим ибни Ақил ва дигарон, ки дар инчо мо дар садади дарҷи тамоми ин исмҳо нестем, балки мақсад фақат зикри намунаҳое аст, ки матлаби мавриди назарро равшан кунад.

МУНОҚИША

Баъзе шиъаён мункири ин ҳақиқат ҳастанд, ки Алӣ ва фарзандонаш (ъ) фарзандони худашонро ба ин номҳо номгузорӣ кардаанд. Албатта инҳо фақат касоне ҳастанд, ки ё иттилоъ надоранд, чун мутолиа намекунанд ва бо китобҳо сарукоре надоранд ё инки худро ба нодонӣ мезананд ва қасдан аз рӯи иноду саркашӣ ин ҳақоиқи равшанро инкор мекунанд. Ҳушбахтона, бисёре аз имомон ва улами бузурги шиъа ингуна ҷаҳолати мақсад ё ғайри мақсадро рад кардаанд, зоро далелҳои вучуди ин номҳои муборак қатъӣ ва яқинӣ аст, чун наслҳои онҳо идома дорад.

⁴ - Ниг.: Кашфулгумма, ҷилди 2, саҳ. 334. Алфусулумхимма, саҳ.283. Ҳамчуноне, ки ин номҳоро дар насли тамоми имомон мулоҳида мефармоед ва улами шиъа ин исмҳоро зикр кардаанд. Ба таври мисол, ниг: Аъломулварои Табрисӣ, саҳ.203, Иршоди Муфид, саҳ.186, Таърихи Яъкубӣ, ҷилди 2, саҳ.28.

Балки худи китобҳои шиъа, ки ҷараёни ҳодисаи Карбалоро нақл меқунанд, гувоҳӣ медиҳанд, ки Абӯбакр ибни Алӣ ибни Абӯтолиб ва Абӯбакр ибни Ҳасан ибни Алӣ ва Умар ибни Алӣ ва Усмон ибни Алӣ (ъ) дар канори имом Ҳусайн (ъ) ба шаҳодат расиданд.

Оре, инҳо шуҳадои саҳнаи Карбало ҳастанд, ин амрро худи бародарони шиъа дар китобҳояшон овардаанд. Шояд шумо бипурсед, пас ҷаро дар ҳусайнияҳо аз ин қабил шуҳадо исме бурда намешавад ва дар дастаҳои азодорӣ касе номи онҳоро намебарад?! Табиъӣ аст бояд ҳам бипурсед, аммо посуҳи ингуна пурсишҳоро набояд мо бидиҳем, аз қасоне бипурсед, ки бештар аз мо иддаои ҳуби аҳли байт доранд, ки ба ростӣ ҷаро аз ин қаҳрамонони аҳли байт ҳеч ҳабаре нест дар ҳоле, ки Умар ибни Алӣ ибни Абӯтолиб ва Умар ибни Ҳасан ибни Алӣ аз шуҷоътарин ва ҳамосаофаринтарини мардони он саҳнаи таъриҳӣ буданд.

ХУЛОСА

Хулоса ин ки масъалаи номгузории имомони аҳли байт фарзандонашонро ба номҳои ифтихорангези Абӯбакр, Умар, Усмон, Оиша, Талҳа, Зубайр, Муовия ва дигар бузургони саҳоба (р) яке аз масоили муҳиме аст, ки дар қомуси ташаюъи навин

ҳеч посухе барои он наметавон ёфт. Мумкин нест агар бигүем онҳо бидуни дар назар доштани маънову мафҳум исми фарзандонашонро ба ин номҳои гиромӣ ва фахрофарин номиданд, ҳеч ақли солиме бовар намекунад ва инро ҳам наметаовн гуфт, ки ин як дасиса ва созиши ҳисобшуда аз тарафи аҳли суннат аст, ки аз қадимулайём дар китобҳои шиъа даст бурдаанд ва ин гуна матолибро дар онҳо ҷой додаанд! Зоро маънои ин гуфта таън ва мавриди шубҳа қарор додани ривоёт ва китобҳои ташайюъ аст, бинобар ин, ҳар ривояте, ки шиаён аз он хушашон наёмад бигүянд, ин дасисаву созиш аз сўи аҳли суннат аст.

Дар ин сурат ҳар кас ҳар ривоятеро, ки мувофиқи майлаш набуд, метавонад ба ҳамин соддагӣ рад кунад ва бигүяд, ки тавтиа (найранг) аст, бахусус дар мактаби ташайюъ ҳар мұчтаҳиди зиндае хело ба осонӣ метавонад ҳар ривоятеро, ки хост рад кунад ва онро напазирад, чун худаш мұчтаҳид аст ва ҳеч қонун ва зобитае ҳам вучуд надорад, ки ўро боздорад. Кадом шахс бовар мекунад? Аз чизҳои бисёр хандаовар ин аст, ки мақсуд аз номгузорӣ ба номҳои асҳоби бузург дашному таҳқир ва лаъну нафрини онҳо будааст. Ҳамчуноне, ки фармуданд ҳадаф аз номгузорӣ ба исмҳои ин чехраҳои таърихсоз ба даст овардани дили ома (аҳли суннат) будааст, яъне имомон номи фарзандонашонро ба исми

душманонашон гузоштаанд, то инки инҳоро тавҳин (таҳқир) кунанд ва дар ниҳоят душманонашон мавриди иҳонату таҳқир қарор гиранд ва ё инки мардум тасаввур кунанд, ки имом халифаҳои Расули Худо (с)-ро дўст медорад, яъне инки тақия кардааст, баҳ-баҳ!!!

Чӣ шахсияте аз имом месозем! Имом, яъне касе, ки ҳар кораш бар хилофи эътиқодоташ аст, то инки ёрони худаш ва дигар мардумонро бифиребад ва ба онҳо вонамуд қунад, ки душманонашро дўст медорад, дар ҳоле, ки душмани онҳо аст ва аз рӯи тарс чунин меқунад! Чӣ гуна имом таърихи оянда ва наслҳои баъд аз худро ҳайрону сардаргум мегузорад ва наъузу биллоҳ бо ин ҳилаҳову тарфандҳо, ки бо иззату каромат ва шучоату ахлоқи хонадони нубувват мухолифат дорад, ба худаш ва хонадонаш иҳонату таҳқирро раво медорад чаро? Фақат барои инки Бани тамим ё Бани Адий ё Бани умайяро аз худаш розӣ нигоҳ дорад.

Касоне, ки бо сирати поки имомон (ъ) ошнӣй доранд, яқинан медонанд, ки аима (имомон) аз шучоътарини мардум буданд бар хилофи ривоёти дурӯғин ва сохтае, ки аимаро мардони буздиле тарсӯ ва дурӯғӯ муаррифӣ меқунанд, ки на барои динашон интиқом мегиранд ва на обрӯ барояшон мухим асту на иззату каромат барояшон маънное дорад. Мутаассифона, чӣ қадар зиёд аст ин қабил ривоятҳое,

ки ба номи дин ба мардум тақдим шуду мардум бо чи ихлосу покдилий онҳоро пазируфтаанд.

НАТИЧА

Коре, ки аима (Алӣ ва фарзандонаш) (ъ) кардаанд, аз қавитарин далелҳои ақливу равонӣ ва ҳақиқӣ аст, ки сидқи муҳаббати оли байт (ъ) бо халифаҳои рошадин (р) ва дигар асҳоби Паёмбар (с)-ро баён менамояд. Шумо шахсан, ин ҳақиқатро мушоҳида карда истодаед ва аслан ҷои ҳеч гуна инкор ва шакку тардид вучуд надорад ва ин воқеият иршоди пок ва муназзаҳи Худовандро айният мебахшад, ки фармуд: **Муҳаммад Расули Ҳудост ва қасоне, ки бо ўянд, бар коғирон саҳтири ҳудост ва миёни ҳуд меҳрубонанд. Онҳоро дар ҳоли рукӯъ ва саҷда мебинӣ, ки аз Ҳудовандро фазл ва хушнудӣ мечӯянд. Нишонаи дурусткории онон аз асари саҷда дар чехраҳояшон пайдост.**

(Фатҳ; 29)

Хонандай азиз! Лутфан, оятро дубора бо диққат тиловат кунеду маънову мағҳуми онро тасаввур кунед ва дар сифати раҳмат, ки дар ояи карима омада (**руҳамоу байнаҳум**) бештар бияндешед бубинед, ки ба чӣ натиҷае мерасед.

Матлаби дуввум

МУСОҲАРА Ё ПАЙВАНД КАРДАН

Хонандаи гиромӣ, дӯст медорӣ фарзандатро, чигаргӯшаатро, пайванди қалбатро, духтари азизатро ба кадом шахсе, ки бошад медиҳӣ? Оё розӣ мешавӣ, ки ўро ба хонаи марди фосиқ ва ҷинояткор, балки ба хонаи қотили модараш ё бародараш бифиристӣ? Калимаи домод барои шумо чӣ маънӣ дорад? Шумо ҳозиред ҳар қасро ба домодии худ интихоб кунед? Мусоҳара дар луғати арабӣ аз решави соҳара аст, ки вақте ду хонавода барои барқарор кардани равобити иҷтимоӣ ва пайванди зашонӯй байнин писар ва духтар ё зан ва мард бо ҳам васлат ва хешовандӣ барқарор мекунанд, ин васлатро дар арабӣ мусоҳара мегӯянд.

Сиҳр яъне домод, вале дар арабӣ маънои аз ин васеътар дорад. Сиҳри мард, яъне хешони занаш ва сиҳри зан, яъне хешони шавҳараш. Ҳулоса инки мусоҳара дар арабӣ ба хешони зан гуфта мешавад ва тохе ба хешони мард низ гуфта мешавад ва Ҳудованд ин мусоҳараро ҷузъи нишонаҳои қудрати худаш қарор дода, чунончи мефармояд: **“Ва Ӯ зотест, ки аз об башаре оғарид. Он гоҳ онро дорои пайванди насабӣ ва сабабӣ қарор дод ва Парвардигорат тавоност.”**

Дар ояи карима диққат кунед, ки чӣ гуна Худованд инсонро мавҷуде оғарида, ки бо атрофиёни худаш аз рӯи наасаб ва мусоҳара робита дошта бошад ва хонавода ва иҷтимоъро ташкил дихад. Пас мусоҳара робитаи шаръӣ аст, ки Худованд онро дар радифи наасаб зикр кардааст. Насаб ба хешутабори падар низ гуфта мешавад. Баъзе донишмандон мӯътакиданд, ки наасаб мутлақи қаробат ва хешовандӣ аст, пас вақте мебинед, ки Худованд наасаб ва сиҳр (домод)-ро дар радифи ҳам зикр карда, бидонед ки ин амр баёнгари матолиби бисёр амиқе аст, ки набояд аз он ғофил шуд.

МУСОҲАРАИ ПЕШ АЗ ИСЛОМ:

Мусоҳара дар назди арабҳо аз аҳамияти вежае бархӯрдор аст. Онҳо ба наасаб ифтихор мекунанд, ҳамчуноне ба домодҳо ва мавқеяту манзилати онҳо ифтихор мекунанд. Аз ҳамин ҷиҳат машҳур аст, ки арабҳо касеро, ки аз худашон шаъну манзилати комилтаре дошта бошад, ба домодии худ қабул намекунанд, балки дар бисёр миллиятҳову қавмҳои ғайри араб низ вазият ба ҳамин минвол аст. Бинобар ин, андешаҳои националистии имрӯз яке аз душвортарин ва буғранҷтарин мушкилоти иҷтимоии ғарб ба шумор меравад. Бахусус, арабҳо дар бораи зан ғайрат ва ҳассосияти хосе доранд. Ҳамин амр

боис шуда буд, ки духтарони навзод ва маъсумашонро зинда дар гўр кунанд, ки мабодо касе ба онҳо тавҳину таҳқир кунад. Бар сари ин мавзўй чӣ басо ҷангҳо дармегирифт ва хунҳо мерехт, ки осори он то имрӯз низ вуҷуд дорад. Гумон меқунам ин ишоратҳои кўтоҳ ҷиҳати баён ва фаҳмондани матлаб кофӣ аст.

МУСОҲАРА ДАР ИСЛОМ:

Вақте Ислом омад, ҳама хубиҳо ва сифоти ҳамидаро барқарор намуд ва аз ҳама зиштиҳо наҳӣ фармуд. Худованди муттаъол баён намуд, ки меъёри арзишҳо фақат тақво ва Худотарсӣ аст. **“Гиромитарини шумо дар назди Худованд парҳезгортарини шумост.”**

(Хуҷурот: 13)

Ин меъёр бахше аз дидгоҳи шариат аст, ҳамчуноне, ки фуқаҳои бузургвор мавзӯни қуфъ ё кафоат (ҳам сатҳ будан) дар дин, насаб, ҳирфаву касб ва матолиби мухталифе, ки ба он тааллуқ мегирадро мавриди баҳс қарор додаанд. Аз ҷумла, инки оё кафоат (мусовӣ будани зан ва шавҳар) аз шартҳои саҳех шудани ақди никоҳ аст ё аз шартҳои лузуми он? Ва ин ки оё ин ҳаққи зан аст ё авлиёи умури ў (Падар, бародар, амаку тағо) низ дар он ҳаққи дахолат

доранд? Ва матлабҳои дигаре, ки дар боби никоҳ матраҳ мегардад.

ШАҲИДИ ОБРЎ

Ва аммо дар масъалаи ҳифзу нигаҳдории ирз, обрў ва ғайрат нисбат ба занон, Расули акрам (с) касеро, ки дар дифоъ аз обрӯи худаш кушта шавад, шаҳид гуфтаанд, балки ҷанги дифоъ аз обрў ва ҳайсиятро худи Паёмбари Ҳудо (с) фармондихӣ кардаанд. Достони машҳуре, ки яхудӣ Бани Қайнуқоъ бо ҳила ҳичоби зани мусалмонеро кашиданд ва бадин васила аҳдашонро шикастанд ва бо Расули Ҳудо (с) эълони ҷанг карданд, хеле маъруф аст. Асли воқеа чунин буд, ки як зани мусалмон вақте меҳост аз як марди яхудӣ тилло бихарад, яхудӣ аз ў хост, ки чехраашро боз кунад, зан напазируфт. Он яхудӣ дар ҳоле, ки зан нишаста буд ва бидуни ин ки эҳсос кунад, гӯши ҷодараашро ба ҷизе баст, ки вақте аз ҷояш баланд шуд, рӯяш боз шуд. Зан фарёд кашид ва кўмак талабид. Ҷавони мусалмоне, ки дар он наздикӣ буд, омад ва марди яхудиро кушт. Аз он сў ҳам яхудиҳо ҷамъ шуданд ва ҷавони мусалмонро куштанд.

Ин достони воқеӣ ҳамин нуктаро бозгӯ менамояд, ки ҳимояи номус чи нақши муҳиме дар ҷомеаи исломӣ дошта ва дорад. Дар пайи ҳамин

воқеа буд, ки Расули Худо (с) бар асари паймоншиканий яхуди Баниқайнуқоъ бо онон ба ҷанг пардоҳтанд. Оре, хонандаи гиромӣ! Илова бар ин, бâъзе аҳкоми шаръӣ мисли шарт будани валий дар ақди никоҳ ва шоҳид гирифтанд дар никоҳ, балки ҳадди қазф (тӯҳмат) ва ҳадди зино ва дигар аҳкоме, ки ҳамагӣ баёнгари аҳамияти иззат ва обрӯву ҳайсияти инсони мусалмон аст, нишон медиҳад, ки шариат чӣ қадар ба ҳифзи обрӯ ҳассос аст. Агар дар ин аҳком ва дар ҳикмат, фалсафа ва паёмадҳои онҳо бияндешед ва диққат қунед аҳамияти мавзӯъ худ ба худ барои шумо ошкор мешавад.

АҲАМИЯТИ ҲОСТГОРӢ

Аҳкоми зиёде бар мусоҳара изофа мегардад. Аслан, дар худи машруияти ақди никоҳ (ки Қуръон аз он ба мисоқи ғализ таъбир фармуда) диққат қунед, ки мард чи гуна ва бо чӣ шароит ва одобе аз зане ҳостгорӣ мекунад ва чи аҳкоми зебову пандомезе бар он мураттаб мешавад; мумкин аст ҳосттории ў пазируфта ва мумкин аст рад шавад. Бубинед марди ҳостгор чи гуна аз хонавода ва хешону ошноёнаш барои барқарор намудани равобити расмӣ ва ба даст овардани мувофиқати хонаводай арӯс талош мекунад ва хонаводай арӯс бо чи диққате баррасӣ мекунанд, фикр мекунанд, машварат мекунанд, дар бораи

домод таҳқиқ мекунанд? Ва дар нихоят ҳеч маҷбурияте ҳам надоранд, мумкин аст мувофиқат кунанд ва ё бо камоли ихтиёр ва ҷуръату шаҳомат мухолифати худашонро эълон мекунанд, ҳатто агар домод тӯхфаҳое фиристода бошад, ё миқдоре маҳри муқаддам пардохта бошад ё ҳар эҳсони дигаре низ ба онҳо карда бошад, эшон ихтиёр доранд ҳазор бор бияндешанд, ки оё шоистааст дасти азиз ва чигаргӯшаашонро ба дасти ин мард бидиҳанд ё на?

Илова бар он, ақд бояд шоҳиду гувоҳ дошта бошад ва никоҳ бояд эълон шавад, чаро? Зоро аҳком ва паёмадҳои бисёр муҳиму сарнавиштсозе бар он мураттаб мегардад. Никоҳ дурҳоро наздик ва бегонаҳоро боҳам ошно мекунад ва ба мӯчарради инки ақди издивоҷашон баста шавад, бисёри занони дигар бар домод ва бисёри мардони дигар бар арӯс ҳаром мегардад. Ин китоби кӯтоҳ зарфияти тафсилу шарҳи бештарро надорад, фақат мақсад баёни аҳамияти мавзӯй аст ва заминасозӣ барои матлабе, ки ҳоло баён мегардад. Бинобар ин, ҳоло шумо ба матлаби зайл бияндешеду дикқат кунед.

МУБОРАК БОД

Хоҳари имом Ҳасани мұchtабо ва имом Ҳусайн сайидушшуҳадо, духтари Фотимаи Заҳро Умми Гулсум (ъ)-ро падараш амири мўъминон Алий ибни

Абўтолиб (р) ба издивочи Форуқи аъзам, Умар ибни Хаттоб (р) дармеоварад.⁵

Оё шоиста аст бигўем, ки Алӣ аз тарси Умар ин корро кард? Пас шучоаташ кучо буд? Дўстӣ ва муҳаббаташ бо духтари азизаш кучо шуд? Оё Алии муртазо дасти духтарашро ба дасти золиме месупорад? Файраташ дар бораи дини Худо кучо рафт? Пурсишҳои зиёде, ки поён надорад, ё ин ки ночор бояд эътироф кунем, ки чун Алӣ Уммаро хуб мешинохт ва ба ў эътимод дошт ва низ бо ў улфату муҳаббати зиёд дошт. Аз ҳамин чиҳат, хост ба ин тариқа шахсияти ўро қадрдонӣ қунад. Оре, бидуни шакку шубҳа Умар бо майлу рағбати худи Алӣ ва хонаводааш бо духтари духтари Расули Худо (с) издивоҷ кард ва издивоҷашон комилан шаръӣ, саҳех, алани ва ихтиёри буд. Ин худ баёнгари матлаби зайл аст, ки ин ду хонавода чи қадар яқдигарро дўст медоштанд ва ба яқдигар эҳтирому қадрдонӣ қоил буданд ва фазои саршор аз улфату муҳаббат дар миёни онҳо ҳоким буд. Чаро чунин набошад, дар ҳоле, ки худи Расули акрам (с) домоди Умар (р) буд. Бинобар ин, робитаи гарми иҷтимоӣ байни хонаводаи Паёмбари Худо (с) ва хонаводаи Умар (р) қабл аз ин издивоҷ ҳам барқарор буд.

⁵ - Таърихи ин издивоҷи муборак моҳи Зилқаъдаи соли 17 ҳичрӣ буд. (Таърихи Табарӣ, ҷилди 2, саҳ.564).

ИМОМ СОДИҚ НАБЕРАИ АБҮБАКР

Намунаи дуввум: фармудаи имом Ҷаъфари Содик (ъ) кофӣ аст, ки фармуданд: “Валаданӣ Абӯбакрин мэрратайни”-яъне Абӯбакр маро дубор таваллуд кардааст. Оё медонед модари имом Содик (ъ) кист? Умми фарва духтари Қосим ибни Муҳаммад ибни Абӯбакри Сиддиқ (р) аст.⁶

Оё аҳамият додаед, ки чаро имом Содик (ъ) фармуданд Абӯбакр ва нағуфтанд Муҳаммад ибни Абӯбакр? Оре, ин сароҳат ва бозгашт ба бобии бузургвори хонаводаи Сиддиқӣ (р) ба далели ин буд, ки баъзе шиънамоён фазилати Абӯбакри Сиддиқ (р)-ро инкор мекарданд, бар ҳилофи Муҳаммад писари ҳазрати Абӯбакр, ки шиъаён дар бораи фазли ў муттағиқанд. Ба Ҳудо, шумо фикр кунед ва бияндешед, ки инсон ба чӣ касе ифтихор мекунад?! Хонандаи гиромӣ, ҳар касе андак мутолиаву огоҳӣ дошта бошад, равобити хешновандии насабӣ байни саҳоба (р) аъам аз муҳочир ва ансорро дарк мекунад. Ин равобит ба қадре самимӣ ва густурда буд, ки ҳатто маволӣ ва бардагони саҳоба аз ашроф ва бузургони Қурайш зан гирифтанд. Зайд ибни Ҳориса (р)

⁶ - Ва модари Умми Фарва Асмоя бинти Абдураҳмон ибни Абӯбакр (р) аст. Ниг: Умдатуттолибин. Сах, 195, чопи Техрон ва Усули Кофӣ, ҷилди 1, сах.472.

саҳобие, ки номаш дар Куръони карим омада, ҳамсараш кист?

Зайнаб бинти Ҷаҳш (р), ки баъдҳо ифтихори уммулмӯъминиро қасб намуд. Усома ибни Зайд (р) ғуломи маъруф, ки Расули Худо (с) Фотима бинти Қайси қурайширо ба ҳамсарии ў доданд. Солим бардами Ҳузайфа (р), ки ҳазрати Ҳузайфа духтари бародара什 Ҳинд бинти Валиди қурайширо ба ҳамсарии ў дод, дар ҳоле, ки падари вай аз сардорони Қурайш буд. Агар аз мусоҳараву хешовандӣ дар байни саҳоба сухан бигўем, мавзӯъ бисёр тӯлонӣ ҳоҳад шуд. Бинобар ин, ба овардани ҳамин чанд намунае аз издивоҷҳои самимона байни аҳли байт ва хулафои рошидин (р) иктифо мекунем. Чунончи гуфтем, ки Умарӣ Форуқ (р) бо Уммикулсум духтари ҳазрати Фотимаи Захро, духтари гиромии Расули Худо (с) издивоҷ карда, чи тавре, ки модари имом Ҷаъфари Содик (ъ) аз ҳар ду тараф набераи Абӯбакри Сиддик (р) аст.

РОҲБАРИИ АҚЛ

Пас хонандаи гиромӣ, беҳтар ин аст, ки аз васвасаи шайтон барҳазар бошем ва ҷиддиву амиқ бияндешем. Мо мусалмонем ва ҳар мусалмон мукаллаф аст, ки аз ақли худаш кор бигирад. Зоро оятҳои бисёр аст дар Куръони карим, ки инсонро ба

тафаккуру андеша кардан фаро меҳонад, ки инчо чои тафсилу баёни он нест. Аз ин рў, бояд аз ақл кор гирифту доираи тафаккуру андешаро густариш дод ва аз тақлиди кўркўрона парҳез намуд. Барои инсони оқил ва доно, ки Худованд ба ў ақли солим ато фармуда, зишт аст, ки бидуни тафаккуру тадаббур ҳар суханеро пеш аз таҳқиқу санчиш бипазирад. Хусусан дар боби эътиқодот, ки набояд ичоза диҳем сарнавишти доимӣ ва абадии мо насанчида рақам бихӯрад. Зиндагии охират ва эътиқодоте, ки бар асоси он масири саодат ё бадбаҳтии инсон муайян мешавад, шўҳибардор нест. Пас Худоё, аз шарри ҳама шайтонҳои инс ва чин ба Зоти шунаво, доно ва ҳакиму тавонои Ту паноҳ мечўем.

Хонандай мўҳтарам, оё шумо розӣ мешавед, ки падарон ва падарбузургони шумо дашном дода шаванду мавриди иҳонату таҳқир қарор гиранд ва гуфта шавад духтари шуморо ба зўр ва бар хилофи майли хонавода ва оиласу хешовандонаш дар ҳоле, ки шумо (падарашиб) ҳозир ва зиндааст, издивоҷ намудаанд? Оё шумо инро барои худ меписандед, ки ба шумо гуфта шавад духтари шумо ё номуси шумо ба зўр ғасб шудааст. Пас вақте барои шумо ҳатто шунидани ин масъала душвор аст ва наметавонед онро таҳаммул кунед ва бисёр вақтҳо онро мухолифи иззату ғайрати худ медонед, пас нисбат ба беҳтарину поктарин инсонҳои рўи замин (баъд аз паёмбарон)

чи гуна ин сафсатаҳоро шунид ва таҳаммул кард? Ин чӣ ақле аст, ки ин гуна суханони пуч ва ҳарзаро ба номи дин, дониш, Исломи ноб, мактаби аҳли байт ва ривоятҳои аимаи атҳор (ъ) мепазирад? Аз Ҳудованд меҳоҳем, ки дилҳоямонро аз қинаву адоварат нисбат ба мӯъминон пок бидорад. Парвардигоро, муҳаббати ҳама баңдагони солеҳ ва некӯкоратро дар дилҳоямон ҷой бидеҳ ва дилҳои ҳаробамонро бо муҳаббати воқеии аҳли байт обод бигардон. Омин ё Раббалъоламин.

ДАЛЕЛҲОИ ИН ИЗДИВОЧИ ТАЪРИХӢ

Инак, қабл аз мабҳаси саввум нусус ва ривоятҳоеро аз китобҳои мӯътамади бародарони ташайюъ ва аз уламои бисёр мӯътабари эшон аз назари шумо мегузаронем, ки дар онҳо исботи издивоҷи Умари Форуқ бо Ӯмикулсум духтари гиромии Алӣ ва ҳазрати Заҳро (р) ба равшаний ба ҷашм меҳӯрад.

ЭҲТИРОФИ АВВАЛ

Сафиюдин Муҳаммад бин Тоҷуддин маъруф ба Ибнут-тақтақӣ ал-Ҳуснӣ (соли вафот 709 ҳичрӣ) насадшинос ва муаррихи маъруф дар китобе, ки таълифи онро ба Асиludeдин Ҳасан писари Ҳоча

Насируддин Тўсӣ вазири Ҳалокӯ тақдим намуда ва онро ба исми худаш номгузорӣ карда, дар поёни унвони “Баноти амирулмӯъминин Али (ъ) менависад.” Яке дигар аз духтарони амирулмӯъминин Уммиқулсум мебошад, ки модараш Фотима духтари Расули Худо (с) аст, ки Умар ибни Хаттоб бо вай издивоҷ кард ва фарзанде ба номи Зайд аз ў ба дунё овард ва пас аз Умар ба ақди Абдуллоҳ ибни Ҷаъфар даромад.”

ЭЪТИРОФИ ДУВВУМ

Муҳаққиқ Сайид Маҳдии Раҷоӣ матолиби бисёре нақл карда, аз ҷумла таҳқиқи Абулҳасани ал-Амри аз набераҳои Умар писари имом Зайнулобидин (ъ) дар китобаш “алмаҷдӣ” менависад. “Ончи аз ин ривоёт метавон бад-он эътиимод кард, матлабе аст, ки акнун аз назар гузашт, ки Аббос ибни Абдулмуталлиб Уммиқулсумро бо ризоият ва иҷозаи падараш ба издивоҷи Умар даровард ва аз Умар фарзанде ба номи Зайд ба дунё овард.” Муҳаққиқи мазкур қавлҳои дигаре низ нақл карда, аз ҷумла: Зане ки Умар бо ў издивоҷ карда, шайтоне буда! Ё мумкин аст издивоҷ карда, вале бо ў ҳамбистарӣ накарда! Ё ин ки ба зўр ва бо ғасб бо ў издивоҷ кардааст!

ЭЪТИРОФИ САВВУМ

Мулло Бокири Мачлисӣ менависад: “Ҳамчунин аст инкори шайх Муфид аз асли ҷараёни издивоҷ. Ин барои баёни ин матлаб аст, ки он (издивоҷ) аз тариқи онҳо собит нашудааст ва илло баъд аз вуруди он ривоятҳо ва ривоёти дигаре, ки бо санад ҳоҳад омад, ки Алий (ъ) ҳангоме, ки Умар вафот кард, назди Уммикулсум омад ва ўро бо худ ба хонаи худаш бурд ва ривоятҳои дигаре, ки аз Бихоруланвор овардаам, ин инкор ачиб менамояд. Асли ҷавоб ин аст, ки ин издивоҷ аз рӯи тақия ва изтиор (маҷбурий) будааст.”

(Миръотулуқұл, ҹилди 2, сах.45)

ЭЪТИРОФИ ЧАҲОРУМ

Инсоф ҳам хуб аст, соҳиби Усули коғий чандин ҳадис дар китобаш овардааст аз ҷумла “Муовия ибни Аммор мегўяд аз имом Содик (ъ) пурсидам зане, ки ҳамсараш вафот кунад, бояд дар хонааш (ида) биншинаид, ё ҳар چое ки хост? Фармуд: балки ҳар چое, ки хост, Алий (ъ) ҳангоме, ки Умар вафот кард, Уммикулсумро бо худ ба хонаи худаш бурд.”

ЭЪТИРОФИ ПАНҶУМ

Хонандаи азиз, бо баъзе уламои мусоири ташайюъ дар бораи ин издивоҷ сӯҳбат кардам, аз беҳтарин рудуде, ки онҳо барои тавҷеҳи ин издивоҷ навиштаанд, ради қозии маҳкамаи авқоф ва маворис шайх Абдулҳамид ал-Хатӣ дар Қитифи Арабистон, ки намояндаи чандин марҷаъи бузурги тақлид дар Арабистони суъудӣ аст мегӯяд: “Ва аммо инки қаҳрамони ислом имом Алӣ (ъ) духтараш Уммикулсумро ба издивоҷи Умар дароварда, ҷои тааҷҷуб надорад, зеро Расули акрам (с) барои ҳар фарде аз мусалмонон усваи ҳасана (намунаи хуб) ҳастанд. Эшон бо Умми Ҳабиба духтари Абӯсуфён издивоҷ карданд, дар ҳоле, ки шахсияти Абӯсуфён дар баробари Умар аслан қобили муқоиса нест! Инки дар бораи издивоҷи Умар бо духтари Алӣ изҳори шакку тардид мешавад, ҳеч тавҷиҳе надорад ва аммо ин гуфтаи шумо, ки Умар бо чинние издивоҷ карда ё чиннӣ ба шакли Уммикулсум дар хонаи Умар буда, ҳам ҳандаовар ва ҳам гиря ovar аст ва ба қадре масхара аст, ки арзиши зикр кардан ҳам надорад. Агар қарор бошад, дунболи ингуна сафсатаҳо бигардем бисёр аст.”⁷

Шайх пиromуни баҳси мазкур, яъне нақши мусоҳараву хешованҷӣ дар пайвандҳои иҷтимоӣ ҷизе

⁷ - Дар номае, ки қозии мазкур бароям фиристодааст. Муаллиф.

нагуфта ва ҳатто ишорае накарда, ки ингунан пайванди иҷтимоӣ дар воқеъ ҷуз бо қаноату боварӣ таҳаққуқ намеёбад ва дар он далолати рашану ошкоре бар муҳаббату улфат байни ду хонаводай арӯсу домод вучуд дорад. Хонандаи азиз, бар шумо пӯшида нест, ки байни издивоҷи марди мусалмон бо зани аҳли китоб ва байни издивоҷи марди аҳли китоб бо зани мусалмон чи қадар фарқи ошкор вучуд дорад, ки аввалий ҷоиз ва дуввумй ноҷоиз аст, диққат кунед.

ХУЛОСА

Мусоҳараву хешовандӣ байни саҳобагони Паёмбари Ҳудо (с) бисёр равшану ошкор аст, баҳусус байни хонадони Алӣ (ъ) бо хонадони хулафои рашидин (р). Ҳамчуноне, ки мусоҳира байни Бани Умайя ва Бани Ҳошим қабл аз Ислом ва баъд аз Ислом бисёр маъруф аст, ки боризтарини он издивоҷи Расули акрам (с) бо духтари Абӯсүфён аст. Мақсади мо дар инҷо ишора ба дастовардҳои равонӣ ва иҷтимоии мусоҳара буд, ки аз бузургтарину боризтарини он муҳаббати байни ду тарафи хешу табор аст. Умединрем ҳамин миқдоре, ки ба арза расондем, коғӣ бошад.

ДАЛОЛАТИ СИТОИШ

Хонандаи гиромӣ! Оё иттифоқ афтода, ки шумо дар ғурбат ва дур аз хонаводаву хешовандон ё аслан дур аз шаҳри ҳудатон ба мардуми ҳамдард зиндагӣ карда бошед? Ин солҳои ғурбатро чи гуна гузарондед? Ё бо ин ёрони ҳамдард ва ҳамсафар, ки сирфан бар асоси ақида, яъне пайванди маҳқами ақл ва отифа бо ҳам ҷамъ шуда будед, чи гуна зиндагӣ мекардед? Назари шумо дар бораи касе, ки тамоми ин шароити душворро гузаронида чист? Ҳоло биёed ғурӯҳero тасаввур кунед, ки ҳама бо ҳам ёри самимӣ ва меҳрубон буда ва дар ҳар саҳтий ва озмоиш дар канори ҳам будаанд, балки беҳтарин инсони намунаи таърих Муҳаммади Мустафо (с) бо онон ҳамсафар будааст. Оре, асҳоби Паёмбар (с) баҳусус собиқини аввалин, яъне сабқатгирандагони дар имон чунин зиндагиеро озмудаанд. Зиндагии иҷтимоии онҳо як намунаи хос ба фард дар тамоми таърихи башар аст, касе ки ошноии андаке бо сирати муаттари Расули акрам (с) дошта бошад, ин ҳақиқатро ба равшани дармеёбад.

НИГОХЕ БА ГУЗАШТА

Хонандаи азиз, шумо дар ҳоле, ки ин саҳифаҳоро меҳонед, тасаввур кунед дар он мақтаъ аз таърих ба сар мебаред. Ҳангоме, ки Паёмбар (с) дар Макка ва дар Дори Аркам буданд ва даъвати ислом пинҳонӣ буд. Сипас вақте, ки ислом по гирифт ва ошкор шуд, сипас ҳангоме, ки саҳобагони ҷонбозашон тибқи дастури набавӣ ва илоҳӣ озими сафари ҳичрат ва ғурбат ба Ҳабаша ва сипас ба Мадинаи тайиба шуданд ва тамоми молу дороӣ ва ватану хонаҳо ва бастагонашонро раҳо карданд. Тасаввур кунед, ки дар он шароити саҳт, роҳҳои дур ё бо шутур ва ё пиёда, гуруснагӣ, тарс, муҳосира, ҳаштсад километр роҳи пиёда то Табук дар ҳавои гарму сӯзон, набардҳои таъриҳсоз ва пирӯзиофарини Бадр, Уҳуд, Хайбар, Ҳандақ, Ҳунайн, Табук ва пеш аз он Макка ва... Акнун осори равонии ин зиндагии пурмочароро тасаввур кунед, ба назари шумо чӣ фазое аз дӯстиву муҳабbat ва ҷонфишониву самимият бар онҳо ҳукмфармо будааст. Фаромӯш нақунед, ки дар тамоми ин сафари тӯлонӣ Расули акрам (с) бо онҳо ҳамроҳ буда, на танҳо ҳамроҳ, балки роҳбару фармондех ва устоду муаллим ва мураббии онҳо буданд.

Ҳамчунин дар зеҳн дошта бошед, ки ваҳӣ аз сӯи Парвардигори осмонҳо ва замин бар роҳбари ин

гурӯҳи намунаи таърих, Расули бузургвори Ислом (с) ҳамвора сарозер будааст. Дар бораи инҳо диққат кунед, дилҳояшон чи гуна бо қалби поку пурнури Паёмбари Худо (с) пайванд хўрда буд. Тасаввур кунед, гурӯҳе, чамоате, дастае, чомеае, ки дилҳояшон бар асоси ҳубби Худо ва Паёмбар (с) бо ҳам ҷамъ шуда ва шахси гиромии Паёмбар (с) бо ёрии вахӣ илоҳӣ ба тарбияту сарпарастии онҳо машғул буда ва ҳамвора бар суфраи ифтихори нузури Қуръон гирди ҳам менишастанд, чунин гурӯҳе, чунин дастае, чунин анҷумане чи ҳолу ҳавое доштаанд. Бахшे аз ин фазои оканда аз отифаву самимият ва саршор аз муҳаббату фидокорӣ ва ҷоннисориро дар аввали китоб овардем. Бидуни шак ончи, ки метавонад бар чунин ҷомеае ҳукмфармо бошад, муҳаббату ҳунгармӣ ва яқдилий будааст.

ГУВОҲИИ ҚУРЪОН (1)

Чунончӣ Ҳудованди муттаъол аз падид овардани ин лолазори ваҳдату муҳаббат чунин мефармояд: **“Ба ёд оваред неъмати Ҳудовандро бар ҳуд, ҳангоме, ки бо ҳам душман будед ва Ҳудованд дар миёни дилҳои шумо улфат андохт, ки дар натиҷаи (ин) неъмати Ҳудованд бо ҳам бародар шудед.”**

(Оли Имрон: 103)

Лутфан, каме диққат кунед, Худованди муттаъол гувоҳӣ медиҳад, ки дар миёни дилҳои саҳобагони Расули акрам (с) улфату муҳаббат андохтааст. Ин икрому инъом ва эҳсоне аз ҷониби Худованд бар саҳобагони нозанини Расули акрам (с) мебошад, ки ҳеч кас наметавонад монеъи ин фазлу эҳсон гардад. Оре, пеш аз боридани борони раҳмати Ислом ва сӯҳбату ҳамнишинӣ бо Паёмбар (с) ду қабилаи Авс ва Ҳазраҷ бо ҳам душман буданд ва оташи ҷанг ҳамеша дар миёнашон забона мекашад. Аммо Худованди муттаъол ин душманиро аз байн бурд ва ба ҷояш муҳаббату ҳамдилӣ ва самимият нишонд.

ГУВОҲИИ ҚУРЪОН (2)

Фарз кунем агар шумо дар бораи саҳобагони Паёмбари Ҳудо (с) чизе дар дил доред, чӣ зараре мекунед агар нисбат ба ин азизон ва покон хусни зан (гумони нек) пайдо кунед? Бахусус, инки гувоҳӣ аз тарафи Парвардигори донову тавонои онҳо мукарраран содир шуда ва борҳо Худованди субҳон ёдовар шуда, ки ў бар онҳо эҳсон фармудву дилҳои эшонро ба яқдигар пайванди улфату муҳаббат дода, ки бар асари ин лутфу эҳсони Худованд бо яқдигар бародар шудаанд, дилҳояшон соғу пок ва саршор аз муҳаббату дўстӣ гардидааст. Бояд донист, ки умуми

ҳоли саҳобагон (р) чи гуна будааст, ояти зерин бар ин умум далолат мекунад: **“Ва агар бихоҳанд туро фиреб дижанд (бидон), ки Худованд туро кофӣ аст. Ҳам Ўст, ки бо ёриданаш ва бо мӯъминон ба ту тавон дод.”**

(Анфол: 62)

Хонандаи гиромӣ, ояи каримаро бори дигар тиловат қунеду диққат қунед Худованди муттаъол фазли худашро бар Паёмбараш (с) ба ёд меоварад, фазли Ҳақ таъоло чист? Таъииду нусрат ва ёрӣ аз ҷониби худаш ва ба василаи мӯъминҳо, қадом мӯъминҳо, ҳамон қасоне, ки Худованд дар миёни дилҳои эшон улфату муҳаббат андохта. Диққат қунед, хеле муҳим аст, ки агар Расули акрам (с) тамоми ончи дар замин аз молу сарват ва имконоти моддӣ вучуд дорад ба кор мебурд, ҳаргиз наметавонист дар миёни дилҳои эшон улфату муҳаббат бияндозад. Соҳиби фазлу эҳсон фақат Худованд аст, ки ин корро кард.

Аммо мутаассифона, бо вучуди даҳҳо ва садҳо оят, ҳадис ва далелҳои таъриҳӣ ва ақлӣ қасоне ҳастанд, ки таҳаммули ин фазои самимӣ ва саршор аз ишқу отифаро дар миёни асҳоби Паёмбар (с) надоранд ва гӯё қасам хўрдаанд, ки бояд бо тамоми ин нусуси сарехи Қуръон муҳолифат қунанд ва ба ҳар тариқе бошад, собит намоянд, ки фазои умумӣ дар ҷомеаи саҳобагон (р) фазои қинаву адсоват ва

душманий будааст! Ачиб аст Худованди олимулғайб ва аз ҳама чиз хабардор такроран мефармояд, ки Ў дар миёни дилҳои онҳо улфату муҳаббат андохта, эшонро бо ҳам бародар гардонида, аз бародар ҳам наздиктар “руҳамоъу байнахум” шудаанд. Бо вучуди ҳамаи ин, достонҳову афсонаҳои зиёде бофташуда ва то имрӯз ҳам ба мӯди рӯз рангубор дода мешавад ва ба мусалмонон чунин нишон дода мешавад, ки онҳо (асҳоб) бо ҳам душман будаанд!

ГУВОҲИИ ҚУРЬОН (3)

Чи қадар бисёр аст оятҳое, ки аз саҳоба ситоиш меқунад ва чи бисёр аст оятҳое, ки авсофу афъоли эшонро баён меқунад. Аз чумла, и сору фидокорӣ, ки самараи табиии улфату муҳаббати фавқулоддааст, дар ояти зайл инъикос ёфтааст, ки Худованди донову огоҳ мефармояд: **“Он (ғанимат) хоси бенавоёни ҳичраткардаест, ки аз хонаҳояшон ва амволашон ронда шудаанд. Аз Худованд фазлу хушнудӣ мечӯянд ва (дини) Худо ва Расулашро ёрӣ медиҳанд. Ҳам инонанд, ки ростгӯянд.”**

(Ҳашр: 8)

Намунаҳое, ки зикр гардида метавонад, ишорае бошад ба нусуси фаровони Қуръон, ки аз саҳобагони Паёмбар (с) мадху ситоиш меқунад. Мо ба

ҳамин миқдор, ки бар муҳаббату самимият байни онҳо далолат намуда ва вучуди онро событ меқунад, иктифо кардем. Возеху равшан аст, ки ин улфату муҳаббат ва ихлосу самимият дар аъмоқи дилҳои пурнури саҳобагон решаш доштааст. Ҳамчуноне, ки медонед, ки сифоти волое, чун исору фидокорӣ, ухуввату бародарӣ, дӯстиву самимият ва пайванди пур отифаи улфату муҳаббат ҳамагӣ бо оятҳои сарехи Қуръон событ шуда, ки дар маҷмӯъ фазои саршор аз муҳаббату дӯстӣ байни саҳобагонро тарсим меқунад. Оятҳои фаровоне пиromуни сифатҳои мазкур омадааст. Дар ояти гузашта агар диққат қунед, мебинед ки дар он исботи муҳаббату дӯстии ансор бо муҳочирин аст, ҳамин тавр дар ояти охири сураи Фатҳ диққат намоед.

ЯК ДОСТОНИ ҶОЛИБ

Инак достони зайлро, ки Алии Ардабилий дар китобаш “Кашфулгумма”⁸ нақл карда, мулоҳиза фармоед, аз имом Зайнулобидин Алӣ ибни Ҳусайн (ъ) ривоят аст, ки фармуд: “Иддае аз мардуми Ироқ хидмати ҳазрат омаданд ва аз Абубакр ва Ӯсмон дар маҳзари эшон накӯҳиш карданд. Вақте сӯҳбаташон тамом шуд, фармуд мумкин аст ба ман бигӯед, ки оё

⁸ - Ҷилди 2, сах.78, чопи Техрон.

шумо аз мухочирини аввалин ҳастед, ки Худованд дар бораи онҳо фармуда: “**Касоне, ки аз хонаҳояшон ва амволашон ронда шудаанд.** (Ва) аз **Худованд** фазл ва хушнудӣ мечӯянд ва (дини) **Худо** ва **Расулашро** ёрӣ медиҳанд. Ҳам инонанд, ки ростгӯянд.”

(Ҳашар: 8)

Гуфтанд: На. Фармуд: Пас шумо аз онҳое ҳастед, ки Худованд дар бораи эшон фармуда: “**Касоне, ки пеш аз онҳо дар дори Ислом ҷой гирифтанд ва имон дар дилашон ҷой гирифт.** Касонеро, ки ба сӯи онҳо ҳичрат кунанд, дӯст медоранд ва дар дилҳои худ аз ончи (ба мухочирон) додаанд, эҳсоси ниёз намекунанд ва (дигаронро) бар худашон ва агарчанде мӯҳтоҷ бошанд, тарҷиҳ медиҳанд **ва касоне, ки аз ози нафси хеш маҳфуз бошанд, инонанд, ки раstagorанд...**”

Гуфтанд: На. Фармуд: Пас вақте эътироф кардед, ки аз ду гурӯҳи аввалий нестед, ман гувоҳӣ медиҳам, ки шумо аз касоне ҳам нестед, ки Худованд дар бораи онҳо мефармояд: “**Ва (низ) ононки пас аз инҳо омаданд мегӯянд:** Парвардигоро, моро ва он бародаронамонро, ки дар имон овардан аз мо пешӣ гирифтанд, биёmurз ва дар дилҳои мо ҳеч кинае дар ҳаққи касоне, ки имон оварданд, қарор

мадех. Парвардигоро, Туи ки бахшандай меҳрубонӣ.”

Баланд шавед (хезед) аз пеши ман берун биравед, Худованд шуморо ба сазоятон бирасонад. Ин аст дониш ва дарки имом Зайнулобидин (ъ) ва мавқеъи эшон нисбат ба саҳобагон ва ёрони Расули Худо (с) ва эшон (имом Зайнулобидин) аз тобиъин ба шумор мераванд. Дар мавриди ситоиши саҳобагон аз яқдигар китобҳои ҳам шиъа ва суннӣ фаровон аст.

ГУВОҲИИ “НАҲҶУЛБАЛОҒА”

Касоне, ки “Наҳҷулбалоға”-ро мутолиа карда бошанд медонанд, ки суханони бисёре бо сароҳат ва киноя дар бораи мадҳу ситоиши саҳобагони Паёмбар (с) вуҷуд дорад. Вале инак як мавриди интиҳоб кардем, чунки дар он аз Қуръони карим истидол шуда буд. Ҳазрати Алии Муртазо (ъ) мефармояд: “Ҳамоно ёрони Паёмбар (с)-ро дидам, касеро намебинам, ки ҳамонанди онҳо бошад. Рӯзро жўлидамӯ ва гардолуд ба шаб мерасонанд ва шабро ба навбат дар саҷда ё қиём ба сар мебурданд. Гоҳ пешонӣ бар замин месӯданд ва гоҳ гуна бар хок. Аз ёди маъод (қиёмат) чунон ноором менамуданд, ки гӯй бар пораи оташ истода буданд. Миёни ду чашмашон чун зонӯи бузон пина баста буд, аз тӯлонӣ мондани дар

сучуд. Агар номи **Худо** бурда мешуд, чандон мегиристанд, ки гиребонҳояшон тар мегардиd ва аз кайфаре, ки бими он доштанд, ё умеде ки тухми он дар дил мекоштанд меларзиданд, чунончи дараҳт рӯзи тундбод ларзад.”

(*Тарҷумаи доктор Ҷаъғари Шаҳидӣ, чопи чаҳордаҳум, 1378. Техрон*)

Суҳанони Алӣ (ъ) пиromуни саҳобагон фаровон аст, агар нақл кунем, ба тӯл меанҷомад. Набераи эшон имом Зайнулобидин китобхое доранд, ки дар онҳо барои саҳобагон дуо шуда ва аз онҳо ситоиш ба амал омадааст: (зоҳирان ишора ба “Саҳифаи саҷҷодия” аст). Ҳар қадом аз имомони аҳли байт (ъ)-ро, ки мулоҳиза кунед, гуфтаҳои фаровоне дар бораи саҳобагон (р) ва мадҳу ситоиш аз эшон доранд. Ривоятҳои фаровоне омада, ки дар онҳо сароҳатан аз хулафои рошидин ва уммаҳотулмӯъминин (занони Паёмбар (с)) ситоиш ба амал омадааст, ки агар ҷамъоварӣ шавад, “маснавии ҳафтод ман” хоҳад шуд.

СИҚЛИ АКБАР ВА АСФАР

Хонандаи гиромӣ, бо ин ки саъӣ доштам, муҳтасар бинависам, зоҳиран матлаб тӯлонӣ шуд. Аз шумо пӯзиш металабам ва аз Ҳудованди меҳруbon меҳоҳам, ки ба ҳамаамон тавфиқи истифода иноят

фармояд. Лутфан, каме дигар ҳам таҳаммул кунед, матлаб дорад, тамом мешавад. Фақат баҳси күчаке пиromуни манзилати аҳли байт аз дидгоҳи аҳли суннат боқӣ аст, то равшан шавад, ки онҳо чӣ қадар ҳарисанд, ки ба “сиқли акбар” яъне Қуръони карим чанг бизананд. Ҳамчуноне, ки ба “сиқли асғар” ё аҳли байти Расули Ҳудо (с) чанг мезананд, ки ҳамон итрати тоҳира аст.

Мутаассифона, дар тӯли қарнҳои гузашта тавре нишон дода шуда, ки гӯё аҳли суннат натанҳо ҳеч алоқае ба аҳли байти Паёмбар (с) надоранд, балки наъузу биллоҳ бо онҳо душман ҳам ҳастанд! Нафрини Ҳудо, Паёмбар ва фариштагон бар касе бод, ки худро мусалмон биномад ва дар айни ҳол душмани аҳли байти Паёмбар (с) ҳам бошад. Албатта фарқ аст байни инки инсон ба он улгӯҳои (намунаҳои) имону тақво муҳаббат дошта бошад ва инки онҳоро аз мақоми баландашон поинтар биёварад ва Ҳудои накарда дар бораи эшон дучори ғудув ва ифрот (азҳадгузарӣ) гардад. Ин масъала худ мавзӯъи мустақиле аст, ки ниёз ба баҳс дорад, ҳамин миқдоре, ки зикр кардем, барои равшан намудани ин мавзӯъ коғӣ аст. Бинобар ин, шафқату раҳмат ва улфату муҳаббат миёни тамоми саҳобагон, ки шомили худи эшон ва аҳли байти он ҳазрат (с) низ мешавад, ба вежа асҳоби кисо (або) (ъ) маъруфтар аз он аст, ки бар касе пинҳон бошад.

АҲЛИ СУННАТ ВА АҲЛИ БАЙТ (Ъ)

ТАЪРИФӢ АҲЛИ БАЙТ:

Вақте гуфта мешавад “аҳли байт” яъне аҳл ва хонаводаи шахс ва ат-тааҳҳул, яъне издивоҷ кардан ва олулбайт, яъне сокинони хона ва аҳли ислом, яъне пайравони дини Ислом. Вале калимаи аҳл чунончи дар қомуси “Мақойисуллуғат” омада “олуррачули” яъне аҳли ў ва “олуллоҳ ва расулиҳи”, яъне авлиё ва дўстони Худо ва Паёмбар. “Байт”-и шахс иборат аз хона ва шарафи ўст. Агар мутлақо “албайт” гуфта шавад, манзур хонаи Каъба аст, зеро ки дилҳои мӯъминон ба ў майл дорад ва нафсҳо дар он оромиш пайдо меқунад, зеро ки қибла аст. Агар ба истилоҳи аспи ҷоҳилий аҳли байт гуфта шавад, манзур сокинони маҳсуси он хона аст. Вале баъд аз Ислом агар мутлақо аҳли байт гуфта шавад, манзур аҳли байти Паёмбар (с) аст.

ОЛИ РАСУЛ КИСТ?

Уламо дар бораи ташхиси дақиқи аҳли байти Расули Худо (с) ихтилоғи назари зиёде доранд, ки машҳуртарини он иборат аст аз инки аҳли байт:

1. Касоне ҳастанд, ки садақа бар онон ҳаром гардидааст. Ин раъии ҷумхур (аксари фуқаҳои Ислом) аст.

2. Авлоди Паёмбар (с) ва ҳамсарони эшон аст. Ин раъии Ибни ал-Арабӣ дар “Аҳкомул Қуръон” аст, ки аз он дифоъ кардааст. Баъзе бар ҳамин раъи ҳастанд, vale ҳамсарони он ҳазрат (с)-ро дохил намедонанд.

3. Оли Паёмбар (с) касоне ҳастанд, ки то рӯзи қиёмат аз эшон пайравӣ мекунанд. Имом Наввавӣ дар шарҳи “Саҳехи Муслим” ва соҳиби “Инсоф” аз ин дидгоҳ дифоъ кардаанд.

4. Баъзе уламо ҳам олро маҳсус ба пайравони парҳезгори Мустафо (с) донистаанд.

Пурсии: касоне, ки аз садақа маҳрум шудаанд, қадомҳоянд?

Посух: Бани Ҳошим ва Бани Абдулмуталлиб ин қавли роҷеҳ ва раъии ҷумхур аст.

5. Баъзе уламо онҳоро фақат мунҳасир ба Бани Ҳошим донистаанд.

6. Мурод аз Оли Расул (с) аз дидгоҳи шиаёни имомӣ фақат дувоздаҳ имом аст (ба иловаи ҳазрати Фотима (р) ҳеч каси дигареро дар он дохил намедонанд).

Гурӯҳҳои муҳталифи ташайюъ аз аҳли байт таърифҳову баёноти ҳархела доранд. Қавли роҷеҳ ва мӯътамад ҳамон қавли аввал аст.

АҲЛИ СУННАТ ВА АҲЛИ БАЙТ

Ҳеч китобе аз китобҳои эътиқодии аҳли суннат нест, ки дар он зикре аз аҳли байт (р) набошад ба далели аҳамияте, ки дорад, уламо онро ҷузъи масоили эътиқодӣ шумурдаанд ва дар бораи он китобҳо навиштаанд. Ҳулосаи ақидаи аҳли суннатро дар ин замина шайхулислом Ибни Таймия дар “Ақидаи Восития” нигоштааст. Аз сабаби он, ки ин китоб бисёр муҳтасар аст менависад: Аҳли суннат аҳли байти Паёмбар (с)-ро дўст медоранд ва бо онон муволат меварзанд ва васияту суфориши Расули акрам (с), ки фармудаанд: *“Шуморо дар бораи аҳли байтам ба номи Ҳудо суфориши мекунам, шуморо дар бораи аҳли байтам ба номи Ҳудо суфориши мекунам,”*-ро дар бораи онҳо ба ҷой меоваранд.

Ҳамчунин Расули Ҳудо (с) ҳангоме, ки амакашон Аббос хидмати эшон шикоят кард, ки баъзе қурайшиҳо бо Бани Ҳошим ҷафо мекунанд фармудаанд: *“Қасам ба Зоте, ки ҷонам дар дасти Ўст, ҳаргиз мӯъмин намешаванд, то инки шуморо ба хотири Ҳудо ва ба хотири хешовандии бо ман дўст бидоранд.”* Ва фармудаанд: *“Ҳудованд аз миёни ҳамаи мардум хонадони Исмоъил ва аз миёни онҳо Канона ва аз Канона Қурайш ва аз Қурайш Бани Ҳошим ва аз миёни Бани Ҳошим маро баргузид.”* Ба ҳамин нас иктифо мекунем он ҳам аз имоме, ки баъзе

бародарони шиъа бо ў адовати хосе доранд. Аз китоби “Минҳочу-с-сұна”-и ў, ки рад бар яке аз уламои шиъа ба номи Ибни Мутаҳхари Ҳалай навиштааст.

ХУҚУҚИ АҲЛИ БАЙТ

1. Ҳаққи мұхаббат ва мұволот:

Хонандаи гиромӣ, ҳамчуноне, ки ҳабар доред, мұхаббати ҳар мусалмон як вочиби шаръӣ аст. Вале ҳар он чи ки дар бораи мұхаббати аҳли байти Паёмбар (с) ба арз расондем, маҳсуси ин зуррияи тоҳира тааллуқ мегирад, ки ҳеч каси дигар бо эшон шарик нест, зеро он ҳазрат (ъ) фармудаңд: “Лиқаробатӣ.” Мұхаббати умумӣ, ки бо ҳамаи мусалмонон вочиб аст, ҳамон бародароии имонӣ ва дўстӣ бар асоси имону ақида аст, ки ҷанбаи умумӣ дорад. Зеро ҳар мусалмон бо мусалмонони дигар бародар аст, ки аҳли байтро низ шомил мешаваð. Аммо Паёмбар (с) барои хешовандони худашон як навъ мұхаббати хос дар назар гирифтанд, фақат ба хотири қаробату хешовандияшон бо он ҳазрат. Чунончӣ Ҳақ таъоло мефармояд: **“Бигү, бар расондани он музде аз шумо дархост намекунам, вале бояд дар миёни хешовандон дўстӣ пеша кунед (ва ҳаққи хешовандии маро ба ҷой оваред)”**.

(Шүро: 23)

Маънои ҳадиси гузашта маънеи ҳамин ояи карима аст, ки албатта баъзе муфассирин гуфтаанд: “Маро ба хотири хешовандие, ки дар миёни шумо дорам, дўст дошта бошед.” Зеро Паёмбари Худо (с) бо ҳама қабилаҳои Қурайш хешовандӣ доштанд, манзур ин ки муҳаббату дўстӣ ва эҳтироми аҳли байт аз ҷиҳати қаробати онҳо бо Расули акрам (с) собит аст ва ин ғайр аз муҳаббату дўстии умумӣ бо дигар мусалмонон аст.

2. Ҳаққи дурӯд бар онҳо:

Ҳамчунин аст дуруд фиристодан бар эшон, чи тавре, ки Аллоҳ таъоло мефармояд: **“Ҳамоно Ҳудованд ва фариштагонаш бар Паёмбар дуруд мефиристанд. Эй мӯъминон (шумо низ) бар ў дуруд бифиристед ва чунончи бояд салом бигӯед.”**

(Аҳзоб: 56)

Имом Муслим дар “Саҳеҳаш” аз Абӯмасъуди Ансорӣ (р) ривоят мекунад, ки фармуд: “Дар маҷлиси Саъд ибни Убода будем, ки Паёмбар (с) пеши ман омад. Бишр ибни Саъд аз эшон пурсид, эй Расули Худо (с), Ҳудованди муттаъол ба мо дастур дода, ки бар шумо дуруд бифириstem, чи гуна дуруд бифириstem? Расули акрам (с) хомӯш монданд, то

чое, ки орзу кардем, ки кош намепурсидем. Сипас фармуданд, бигүед: “*Аллоҳұмма салли ғало Мұхаммадин ва ғало оли Мұхаммадин камо саллайта ғало Ибровіма ва борик ғало Мұхаммадин ва ғало оли Мұхаммад камо боракта ғало Ибровіма ғалалъоламина иннана ҳамидуммацид. Албатта саломро медонед.*” Ҳадиси Абұхұмайди Соъидій, ки муттафақұн алайх аст, низ шабихи ҳамин ҳадис аст. Далелхө дар ин замина бисёр аст. Ибни Қайим (р) мефармояд; ин ҳаққе аст, ки маҳсусан ба онҳо (аҳли байт) таъаллуқ мегирад. Дар ин бора байни имомҳои шаръ ихтилофе нест.

(Чилодулафхом)

3. Ҳаққи хұмс⁹:

Ҳамчунин аз ҳуқуқи онҳо хұмс аст, чунончай Ҳақ таъоло мефармояд: “**Ва бидонед, ки ончи аз ҳар ғанимате, ки ба даст овардед, агар ба Ҳудованد ва ончи рўзи фурқон, рўзе ки ду гурӯҳ ба ҳам расиданд, бар бандай худ нозил кардем, имон доред, панҷ якаш аз они Ҳудо ва Расули (Ў) ва хешовандон ва ятимон ва бенавоён ва дар**

⁹ - Қобили тавағғұх аст, ки хұмс құз як бор дар Қуръони карим бештар наёмадааст ва манзури он хұмси ғанимат аст, ки аз коғирон ба даст меояд ва ончи имрӯз ба номи хұмс шинохта мешавад, аввалин аимаи атхор (ъ) онро бар шиъәнапон баҳшидаанд. (Усули коғый, чилди 2, сах.499).

роҳмондагон аст. Ва Ҳудованд бар ҳар коре тавоност."

(Анфол: 41)

Ҳадисҳо дар ин бора зиёд аст, зиёд аст. Ин саҳм хос ба Завилқурбо аст, ки баъд аз вафоти Расули Ҳудо (с) низ бинобар қавли ҷумхур барои онҳо собит аст.¹⁰ Ҳуқуқи аҳли байт бисёр аст, ки ба муҳимтарини он ишора кардем. Мустаҳиқи ин ҳуқуқ касе аст, ки дорои шароити он бошад, аз ҷумла инки мусалмон бошад, насабаш собит бошад ва некӯкор бошад. Расули Ҳудо (с) ҳамвора аз ин ки фақат ба насаб такя шавад, барҳазар медоштанд. Аз ин рӯ, Паёмбар (с) фармуданд: *"Эй қурайшиён? Ҳудро аз Ҳудо бихаред, ки ман наметавонам заррае азоби Ҳудоро аз шумо дафъ кунам. Эй Аббос ибни Абдулмуталлиб, ман наметавонам заррае аз азоби Ҳудоро аз ту дафъ кунам. Эй Сафия амаи Расули Ҳудо! Ман наметавонам чизе аз азоби Ҳудоро аз ту дур кунам. Эй Фотима дұхтари Мұхаммад, аз моли дүнёи ман ҳарчи металабӣ, аз ман талаб күн, vale чизе аз азоби Ҳудоро наметавонам аз ту дур кунам."*

(Бухорӣ ва Муслим)

Ва ончи дар бораи Абўлаҳаб нозил шуда низ маъруф аст.

¹⁰ - Ниг.: Алмугнӣ, ҷилди 9, саҳ.288.

АҲЛИ СУННАТ ВА НАВОСИБ

Аз дидгоҳи мо аҳли суннат ҳаргоҳ бихоҳем аз мақому манзилати Расули Ҳудо (с) сухан бигўем, ҳатман бояд аз навосиб сухан бигўем. “Насб” дар луғат бар по доштану баланд кардани чизеро гўянд. Аз ҳамин боб аст носибаи ҷанг ва бадиҳо, яъне ҷангагфрӯз. Дар қомус омадааст навосиб ва носиба ва аҳли насл касоне ҳастанд, ки буғзи Алӣ (ъ)-ро дин медонанд, зоро ки “насабўлаҳу” яъне бо ў душманий карданд. Ин ба эътибори асл аст, бинобар ин, ҳар касе, ки бо аҳли байт (ъ) душманий қунад, навосиб ба шумор меравад. Ҳонандагони гиромӣ, сухани уламои Ислом дар мавриди мадху ситоиш аз амирулмӯъминин Алӣ ва фарзандонаш (р) сареху ошкор аст ва ақидаи мо ин аст, ки иншоъаллоҳ Алӣ, Ҳасан ва Ҳусайн (ъ) дар биҳишт ҷовидон хоҳанд буд. Ин амр биҳамдиллоҳ бисёр равшану ошкор аст.

НАСБ БАҲОНАИ ИХТИЛОФ

Дар инчо бояд ба мавқеъи аҳли суннат дар баробари навосиб ишора қунем ва инки аҳли суннат ҳамвора аз навосиб эълони безорӣ кардаанд ва мекунанд, ин масъалаи бисёр муҳиме аст. Зоро ҳамеша яке аз бузургтарин ва муассиртарин асбоби ихтилоф дар миёни уммати исломӣ будааст,

мутаассифона гурӯҳе вучуд дорад, ки аз ин гуна шароит суъистифода мекунанд. Бинобар ин, дар ҳар фурсате аз ин масъала ба тавре сухан мегӯянд, ки ихтилоф амиқтар ва васеътар мешавад дар ҳоле, ки ҳамаи ин бофтаҳо ва сохтаҳо ҷуз дурӯғ ва тӯҳмату бӯҳтон ҷизе нест. Масалан, яке аҳли суннатро муттаҳам мекунад, ки нисбат ба Алий ва фарзандонаш дидгоҳи хубе надоранд ва онгоҳ лаҷоми забонашро бозмегузорад, то ҳарчи метавонад дурӯғ бибофад ва достонҳову афсонаҳои таҳайюлиро бар асоси буғзу бадбинии аҳли суннат нисбат ба Алий (ъ) ихтироъ кунад.

ЯК АФСОНАИ ТАФРИҚААНГЕЗ

Ацибтар ин ки ахиран афсонаи шаҳодати ҳазрати Фотимаро бофтаанд ва парубол медиҳанд. Воқеан, ҳандаовар аст ва баъид нест, ки мардумони мӯъмин ва муҳлис ба аҳли байт (ъ) ин сафсатаҳоро бовар кунанд, ростӣ ҳам ҳақ доранд. Вақте касе мутолия надорад ва ба манобиъу сарчашмаҳои илмӣ дастрасӣ надорад, бо олимон ва рӯшанфирони тарафи муқобил ё ҳадди аққал бетараф ошноиву робита надорад, аз кучо медонад, ки ин достонҳову афсонаҳо як мушти дурӯғ аст? Дар ҳоле, ки аҳли суннат дар бораи фазоили аҳли байт ҳадисҳои зиёде ривоят мекунанд. Шояд ҳеч китобе аз китобҳои

ҳадиси аҳли суннат набошад, ки дар он аз фазоил ва манзилати аҳли байт ҳадис ривоят нашуда бошад.

ДИДГОҲИ ШАЙХУЛИСЛОМ

Хонандай гиромӣ, дидгоҳи аҳли суннат дар бораи навосиб равшан аст. Мо дар инҷо фақат ба нақли дидгоҳи яке аз олимони аҳли суннат, ки баъзе шиъаён ўро бадтарин душмани худ медонанд, иктифо мекунем. Шояд китоби эшон бузургтарин доиратулмаорифи аҳли суннат дар мавзӯи иҳтилоғи шиъа ва суннӣ бошад. Олими мазкур мефармояд: “Дашном ва лаънати Алий чунон бағовату саркашии бузурге буд, ки қасоне ки муртакиби он шуданд, ба онҳо гурӯҳи ёғӣ гуфта шуд.”

РИВОЯТИ ИМОМ БУХОРӢ

Чунончи имом Бухорӣ дар “Саҳех”-аш аз Холид ал-Ҳазои аз Икрима ривоят мекунанд, ки гуфт Абдуллоҳ ибни Аббос ба ман ва писарааш Алий фармуд: Назди Абӯсаъид биравед ва ҳадисашро гӯш кунед. Дидем ў дар бое аст, ки дорад, онро тармим мекунад, ридояшро ба худ печонд. Сипас ба ҳадис гуфтан шурӯъ намуд, то вакте ки сухан ба сохтани масцид расид фармуд: Мо ҳар қадом як хишт мебурдем, Аммор дуто-дуро мебурд, то Паёмбар (с)

ўро диданд, шурўъ ба такидани хок аз ў карданд ва фармуданд: “*Афсӯс, ки гурӯҳи ёзӣ Амморро мекушад, ў онҳоро ба биҳишт меҳонад ва онҳо ўро ба дӯзах меҳонанд.*” Ровӣ мегӯяд Аммор мегуфт: Аъузу биллоҳи миналфитани” яъне аз шарри фитнаҳо ба Худованд паноҳ мечӯям.

РИВОЯТИ ИМОМ МУСЛИМ

Имом Муслим низ онро аз Абӯсаъид ривоят карда мефармояд: “Касе ба ман ҳадис гуфтааст, ки аз ман беҳтар аст. Абӯқатода мегӯяд: Паёмбари Ҳудо (с) ҳангоме, ки Аммор ҳандақ меканд дар ҳоле, ки дасташонро бар сараш мекашиданд фармуданд: “*Афсӯс, ки гурӯҳи ёзӣ Ибни Сумайяро мекушад.*” Ҳамчунин имом Муслим аз Умми Салама (р) ривоят карда, ки Паёмбар (с) фармуданд: “*Гурӯҳи ёзӣ Амморро хоҳад күшишт.*”

АЛӢ БАР ҲАҚ БУД

Ин ҳадис бар сиҳҳати имоматӣ Алӣ ва вучуби итоат аз ў низ далолат мекунад ва инки ҳар кас ба тоати ў даъват мекунад, ба сӯи биҳишт даъват мекунад ва ҳар кас ба ҷангӣ ў даъват мекунад, ҳатто агар таъвил кунад, ба дӯзах даъват мекунад. Ҳамчуноне ин далели он аст, ки ҷанг бо Алӣ ҷоиз

набуд. Бинобар ин, касоне, ки бо ў چандидаанд, агар таъвил кардаанд, хатокор ва агар таъвил накардаанд, ёй ҳастанд ва саҳеҳтарин қавл аз ду қавли асҳоби (уламои) мост, яъне ҳукм ба хато рафтани касоне, ки бо Алий چангидидаанд ва ин мазҳаби имомону пешвоёни фикҳ аст, ки бар ин асос, масоили ҷанг бо боғиёни таъвилкунанда (буғотулмутааввилин)-ро истинбот кардаанд.

ЛАЪНАТ БАР ҚОТИЛИ ҲУСАЙН

Дар ин ҷумлаи Шайхулислом диққат қунед, баъд аз ин ки дидгоҳҳои аҳли суннатро дар бораи Язид баён мекунад ва масъаларо ботафсил шарҳ медиҳад ва ихтилофи назарҳоро баён мекунад менависад: “Ҳар кас Ҳусайнро ба шаҳодат расонида ё дар қатли ўқумак карда ё ба он розӣ буда, лаънати Худо ва фариштагон ва ҳамаи мардум бар ўбод.”¹¹

Оё бо вучуди ин дидгоҳҳои возеху равшани аҳли суннат бозҳам идаи олимнамо ҳақ доранд аҳли суннатро муттаҳам кунанд, ки навосиб ҳастанд?

ИЛОЧИ ВАСВАСА

¹¹ - Маҷмӯъулфатовои Шайхулислом, ҷилди 40, саҳ.437.

Бародари азиз ва хоҳари гиромӣ! Мумкин аст бо хондани ин китоб суолҳои зиёде дар зеҳни шумо пайдо шуда бошад, ки дар таърих сабт шуда, монанди ҷанги “Сиффин” ва “Ҷамал”, ки миёни саҳобагон иттифоқ афтод. Зоро дар ҳар ду тараф иддае аз онон вучуд дошт, vale бештари онҳо бо Алий буданд ба иловаи афроди хонаводаи эшон. Банда худам ва шуморо ба хондану андеша кардан дар ин ояи карима даъват меқунам: **“Ва агар ду гурӯҳ аз мӯъминон бо яқдигар бичанганд, байни он ду гурӯҳ оштӣ барқарор кунед. Онгоҳ агар яке аз он ду гурӯҳ бар дигаре таҷовуз кард, бо гурӯҳи таҷовузгар то вақте, ки ба ҳукми Худо баргардад бичангед.** Пас агар баргашт, ба адл байни он ду гурӯҳ оштӣ барқарор кунед ва ба дод бикӯшед. **Бегумон Ҳудованд додгаронро дӯст медорад. Ҷуз ин нест, ки мӯъминон бародаранд.** Пас байни ду бародари худ сулҳ барқарор кунед ва аз Ҳудованд битарсед, то мавриди раҳмати Ўқарор гиред.”

(Хуҷӯрот:9-10)

Дар оятҳои мазкур Ҳудованд бо вучуди ҷанг миёни онҳо ҳамаро мӯъмин хонда, оят сареху равшан аст ва ниёзе ба ҳошия ва тафсир надорад. Бинобар ин, бо вучуди ин, ки байни онҳо ҷанг даргирифта тибқи гувоҳии Қуръон ҳамаи онҳо натанҳо мусалмон, балки мӯъмин ҳастанд. Ҳамчунин ояти каримаи зайл: **“Пас агар шахси ҷинояткор аз тарафи бародари**

(диниаш) чизе барояш баҳшида шуд, бояд рафтори нек кунад."

(Бақара: 178)

Дар ҳоле, ки ин оят дар бораи қатли амд (боқасд) аст, Худованди муттабъол ухуввату бародариро байни қотил ва соҳибони мақтул собит кардааст, ҳоло онки чинояти қотил як чинояти хатарнок аст ва шадидтарин уқубату сазо барои он дар назар гирифташуда, аммо онҳоро аз доираи имон хориҷ накардааст. Бинобар ин, ба гувоҳии Қуръон қотил ва соҳибони мақтул бо ҳам бародаранд: **"Ҷуз ин нест, ки мусалмонон бо ҳам бародаранд."** Ин мавзӯъ ниёз ба китоби мустақиле дорад, ки иншоаллоҳ умединорам Худованд ҳарчи зудтар тавфиқи итмоми онро иноят фармояд.

АРЗИ ОХИР

Хонандаи мӯҳтарам! Пас аз он, ки лаҳзаҳоеро дар фазои атрогин ва дар ҳолу ҳавои саршор аз меҳру муҳаббат бо саҳобагон ва аҳли байти Расули акрам (с) гузарондем ва робитаву алоқаи самимонаи он гурӯҳи атҳор ва ахёрро бо яқдигар ташхис кардем ва фаҳмидем, ки онҳо чи қадар бо яқдигар меҳрубону самими будаанд ва чи қадар улфату муҳаббат ва ухуввату бародарӣ дар миёни онҳо ҳукмфармо буда ва чи андоза бо яқдигар робитаи хешовандӣ

доштаанд, то чое, ки муҳаббату дўстии фавқулоддаи онҳоро Қуръони карим ба равшаний тарсим кардааст. Пас бояд бикӯшем ва аз Парвардигори ҷаҳониён бихоҳем, ки моро ба роҳе, ки дўст дораду меписандад, тавғиқ иноят фармояд ва моро дар зумраи қасоне қарор дихад, ки худаш пас аз ситоиши муҳочирин ва ансор дар бораи онҳо фармуда: **“Ва онон, ки пас аз инҳо омадаанд, мегӯянд: Парвардигоро, моро ва он бародаронамонро, ки дар имон овардан аз мо пешӣ гирифтанд биёмурз ва дар дилҳои мо ҳеч кинае дар ҳаққи қасоне, ки имон овардаанд, қарор мадех. Парвардигоро, Туи ки бахшандаи меҳрубонӣ.”**

(Ҳашр: 10)

ДАСТИ НИЁЗ

Ба ростӣ ҳарчанд далелу бурҳон қоим шавад ва ҳучҷатҳои возеху равшан оварда шавад, инсон ҳаргиз аз Парвардигор ва Мавлои худаш бениёз намегардад. Ҳудованди муттაъол бо ин ки Паёмбар (с)-ро бо мӯъҷизоти равшан, бо Қуръони карим, бо ахлоқи накӯ ва қуввати баёну фасоҳати фавқулодда пироставу муనаввар фармуда ва бо ин ки аҳли Макка он ҳазрат (с)-ро аз кӯдакӣ то биъсат (паёмбарӣ) мешинохтанд, бо вучуди ҳамаи ин, бисёре аз онҳо бар куфру ширки худашон боқӣ монданд, то инки фатҳи

мубин (фатҳи Макка) омад ва Худованд бадтарин душманонашро ҳидоят кард ва дилҳои торики онҳоро бо нури имон мунаvvар намуд. Бинобар ин, мо бояд ҳамвора дуо кунем ва бо илтиҷову зорӣ аз Ў тавфиқи суботи бар ҳақ ва пайравӣ аз ҳақро бихоҳем, ки ҳидоят фақат аз ҷониби Зоти меҳрубони Ўст.

Бародар ва хоҳари гиромӣ! Ба ёд дошта бошед, ки шумо ба ончи Худованд аз шумо хоста мукаллаф ҳастед ва Худованд ҳатман аз шумо ҳисоб ҳоҳад гирифт, мабодо қаломи каси дигареро бар қаломи Худованди субҳон муқаддам бидоред. Худованд Қуръонро ба забони арабии мубин (равшан ва ошкор) нозил фармуда ва онро сабаби ҳидоят ва шифо барои мӯъминон ва сабаби кўрӣ ва залолат барои дигарон қарор додааст. Чӣ тавре, ки Ҳақ таъоло мефармояд: **“Бигӯ, Қуръон барои мӯъминон ҳидоят ва шифост. Ва қасоне, ки имон намеоранд, дар гӯшҳояшон сангинӣ (вазнинӣ) аст ва он (Қуръон) бар эшон мояи бебасиратӣ (кўрӣ) аст.”**

(Фуссилат: 44)

Худованд шуморо муваффақ бидорад, саъгу кӯшиш кунед, ки бо ҳидояти Қуръон роҳ ёбеду раҳнамун шавед ва ҳамвора Қуръонро пеши рӯи худ қарор бидиҳед. Ҳонандаи арҷманд! Дар поён ҳамин нуктаро мегӯем, ки ҳисобу китоби ҳамаи маҳлуқот бар Худованди муттაъол аст. Ҳеч инсоне наметавонад

дар ин кор нақш дошта бошад, бинобар ин, бедалел алайхи бандагонаш хукм содир накунем. Ҳадди аққал хуқуқе, ки ол ва асҳоби ҷонбози Расули Ҳудо (с), ки дар Қуръони карим аз онҳо ситоиш ба амал омада ва дар ривоятҳои саҳех низ нақл гардида, бар мөдоранд, ин аст, ки бо онҳо муҳаббат дошта бошем ва аз ҳар гуна кинаву адоват ва Ҳудои накарда лаън ва нафрин нисбат ба он улгӯҳои имону тақво бипарҳезем. Дар ин бора бояд ҷиддӣ фикр кард. Аз Ҳудованди муттაъол очизона меҳоҳем, ки ҳар гуна қудуратеро нисбат ба ол ва асҳоби Паёмбараши (с) аз дилҳоямон бизудояд ва ҳақро бар мө ошкор гардонад ва моро бар шайтон ва бар нағҳоямон ғолибу пирӯз бигардонад, ба ростӣ, ки й бар ҳар коре тавоност.

Поёни тарҷума:
Панҷшанбе, шаби 19 Раҷаби 1423-и ҳиҷрӣ
Ҳарами мутаҳҳари Мадинаи тайиба

ЗАМИМА:
Ҷадвали хешовандии хонадони Ҳошимӣ бо даҳ ёри биҳшишӣ

Ҳонадони Ҳошимӣ	Дигарон	Сарчашмаҳо
Расули Ҳудо (с)	Оиша бинти Абӯбакр, Ҳафса бинти Умар, Рамла бинти Абӯсуфён	Ҳамаи сарчашмаҳои таъриҳҳо

Уммикулсум бинти Алӣ (ъ)	Умар ибни Ҳаттоб (р)	Манобиъ дар матни китоб нақл шуд
Фотима бинти Ҳусайн ибни Алӣ (ъ)	Абдуллоҳ ибни Амр ибни Усмон ибни Аффон	Ансобу-т-толибин ва Үмдат уттолиб
Сафия (ъ) амаи Расули Ҳудо (с)	Аввом ибни Ҳувайлид, фарзандашон Зубайр ибни Аввом	Тамоми сарчашмаҳои шиъа ва суннӣ
Умми Ҳасан (ъ) духтари Ҳасан ибни Алӣ ибни Абӯтолиб	Ибни Зубайр ва пас аз кушта шуданаш бо бародараш Язид	Мунтаҳаломол ва Тароҷимуннисои Ҳоирӣ
Руқия (ъ) духтари Ҳасан ибни Алӣ ибни Абӯтолиб	Амр ибни Зубайр ибни Аввом	Мунтаҳаломол ва Тароҷиму-н-нисои Ҳоирӣ ва дигарон
Ҳусайн ал-Асгар бин Зайнулобидин (ъ)	Холида бинти Ҳамза бин Мусъаб бини Зубайр	Тароҷиму-н-нисои Ҳоирӣ, саҳ.361

Илова бар ончи зикр гардид, ингуна издивоҷҳо бисёр аст ва достони издивоҷи Сакина бинти Ҳусайн бо Мусъаб ибни Зубайр машҳуртар аз он аст, ки низе ба тавзеҳ дошта бошад. Агар касе бихоҳад ингуна қаробатҳоро ҷамъ кунад “маснавии ҳафтод ман” хоҳад шуд.

РИВОЯТЕ АЗ ИМОМ СОДИҚ (Ъ)

Аз Мансур ибни Ҳозим ривоят аст, ки гуфт:
Хидмати имом Содиқ (ъ) арз кардам оё саҳобагони
Расули Ҳудо (с) ростгў буданд ё бар он ҳазрат (с)
дурўғ мегуфтанд? Фармуд: балки ростгў буданд.
Гуфтам: пас чаро боҳам ихтилофи назар доштанд?
Фармуд: магар намедонӣ шахсе хидмати Расули
акрам (с) меомад ва масъалае мепурсид ва он ҳазрат
чавоб медоданд. Сипас бар ҳасби (тибқи) ниёз чавоби
дигаре мефармуданд, ки чавоби аввалро мансўхт
мекард, бинобар ин, баъзе ривоятҳо баъзеи дигарро
мансух кардааст.

(Усули Кофӣ, ҷилди 1, саҳ.65, Китоби
ғазлӯлъиљм)

ШЕЪРЕ АЗ ИМОМ ШОФИЙ (Ъ)

*Эй аҳли байти Расули Ҳудо мұхаббати шумо,
Фарзест аз Ҳудованد, ки дар Қуръон нозил фармуда.
Ҳамин ифтихори бузург барои шумо кофӣ аст, ки
Касе ки бар шумо дурӯд нафристад, намозаш
дүруст нест.*

(Девони имом Шофиий (ъ), саҳ.106. Биҳоруланвор,
ҷилди 23, саҳ.235)

МАНОБЕЙ ВА САРЧАШМАХО

- Қуръони карим;
- Биҳоруланвор аз Мулло Боқири Маҷлисӣ;
- Усули Кофӣ Муҳаммад ибни Яъқуби Қулайнӣ;
- Тасмиятулмавлуд Аллома Бақр ибни Абдуллоҳ Абӯзайд;
- Саҳеҳи Бухорӣ Муҳаммад ибни Исмоили Бухорӣ;
- ал-Муҳалло имом Ибни Ҳазми Зоҳирӣ;
- Мавсұъаи фиқҳи Алӣ ибни Абӯтолиб. Аз доктор Равоси Қалъачӣ, чопи Дору-н-нафоис;
- Маноқиби оли Абӯтолиб. Аз Ибни Шаҳрошӯб, таҳқиқи Юсуфи ал-Биқоӣ, интишороти Завилқурбо 1421-и ҳичрӣ;
- Албидоя ва-н-ниҳоя, аз Ибни Қосими Димашқӣ;
- Таҳзибулкамол, чопи аввал 1413-и ҳичрӣ; Муассисаи аррисола, таҳқиқи доктор Башишор; Авводи Маъруф;
- Кашфулғумма, чопи Техрон;
- Алфусулулмуҳимма;
- Аъломулваро, Табрисӣ;
- Иршод, аз шайх Муфид;
- Таърихи Яъқубӣ;
- Таърихи алумам валмулук, аз Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ;
- Умдату-т-толибин, чопи Техрон;
- Миръотулуқул, Аллома Маҷлисӣ;
- Сияри аълому-н-нубало, имом Шамсуддин Заҳабӣ;

- Фуруъи кофӣ, Мухаммад ибни Яъқуби Кулайнӣ;
- Канзулуммол;
- Китоби алъайн, аз Ҳалил ибни Аҳмади Фароҳидӣ;
- Ассиҳоҳ, Ҷавҳарӣ;
- Лисонулъараф, Ибни Манзур;
- Мӯъҷами мақоисуллуға;
- Саҳеҳи Муслим, Ибни Ҳаҷҷоҷи Нишопурӣ;
- Ҷилоъулафҳом, Ибни Қайими Ҷавзӣ;
- Алмуғнӣ, Ибни Қудома;
- Ҳуқуқи олулбайт, Шайхулислом;
- Маҷмуъулфатово, Шайхулислом;
- Девони имом Шофиӣ.

МУНДАРИЧА

Пешгуфтори мутарчим.....	3
Иттифоқи уммат.....	4
Ситоиши илоҳӣ.....	5
Таҳрифи таъриҳ.....	6
Суҳанони тиллой.....	7
Ин китоб.....	8
Омили тафриқа чист?.....	8
Муқаддима.....	10
Як нӯқтаи муштарак.....	10
Фазоили аҳли байт (ъ).....	11
Дараҷаҳои саҳоба (р).....	12
Особшиносии тафриқа.....	13
Паёми ваҳдат.....	15
Ифтихори сӯҳбат.....	16
Беҳтарин уммат.....	17
Як истисно дар таъриҳ.....	18
Ангеза чист?.....	19
Матлаби аввал.....	25
Номгузорӣ.....	25
Аҳамияти исм дар ислом:.....	26
Як пурсиши ақлонӣ.....	27
Қазоват бо шумо.....	28
Натиҷагирий.....	29
Ва инак асли матлаб.....	30
Муноқиша.....	31
Хулоса.....	32
Натиҷа.....	35
Матлаби дуввум.....	36

Мусоҳара ё пайванд кардан.....	36
Мусоҳараи пеш аз ислом.....	37
Мусоҳара дар ислом.....	38
Шаҳиди обрӯ.....	39
Аҳамияти хостгорӣ.....	40
Муборакбод.....	41
Имом Содик набераи Абӯбакр.....	43
Роҳбарии ақл.....	44
Далелҳои ин издивоҷи таъриҳӣ.....	46
Эътирофи аввал.....	46
Эътирофи дуввум.....	47
Эътирофи саввум.....	48
Эътирофи чаҳорум.....	48
Эътирофи панҷум.....	48
Хулоса.....	50
Матлаби саввум.....	51
Далолати ситоиш.....	51
Нигоҳе ба гузашта.....	52
Гувоҳии Куръон (1).....	53
Гувоҳии Куръон (2).....	54
Гувоҳии Куръон (3).....	56
Як достони ҷолиб.....	57
Гувоҳии “Наҳҷу-л-балоға”	59
Сиқли (дастовез) акбар ва асғар.....	60
Аҳли суннат ва аҳли байт (ъ).....	62
Таърифи аҳли байт:.....	62
Оли расул кист?.....	62
Аҳли суннат ва аҳли байт.....	64
Ҳуқуқи аҳли байт.....	65
Аҳли суннат ва навосиб.....	69

Насб баҳонаи ихтилоф.....	69
Як афсонаи тафриқаангез.....	70
Дидгоҳи Шайхулислом.....	71
Ривояти имом Бухорӣ.....	71
Ривояти имом Муслим.....	72
Алӣ барҳақ буд.....	72
Лаънат бар қотили Ҳусайн.....	73
Илочи васваса.....	73
Арзи охир.....	75
Дасти ниёз.....	76
Замима:.....	78
Ривояте аз имом Содик (ъ).....	80
Шеъре аз имом Шоғифъӣ (ъ).....	80
Манобеъ ва сарчашмаҳо.....	81
Мундариҷа.....	83